

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ
ТОЧИКИСТОН БА НОМИ С. АЙНӢ

ДАР ШИНОХТИ НАВРӯз

Душанбе – 2018

Мураттиб: Қосимӣ Саъдӣ. Дар шинохти Наврӯз
(дастури таълимию методӣ), - Душанбе: 2018, 80 сах.

Зери назари д.и.фалсафа, профессор Зиёӣ Хуршед

Мухаррир: Мирзошо Сироҷев

САРСУХАН

Наврӯз барои миллати точик китоби сарнавишт буда, ниёгони моҳатто дар давраҳои мушкилтарини таъриҳӣ ин ҷашни муқаддас ва ҳуҷастаи худро ҳимоят мекарданд ва бо Наврӯз дубора зинда мешуданд.

Эмомалий Раҳмон

Чун ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ наздиқ мешавад, ҳар шахс барои чӣ гуна таҷлил намудани он андеша менамояд ва тайёрӣ мебинад. Қӯдакон ва шояд ҷавонон ҳам дар арафаи Наврӯз орзу мекунанд, ки ҷашни мазкурро бо либосҳои нав ва ҳондани шеъру таронаҳои наврӯзӣ пешвоз бигиранд. Табақаи дигари ҷамъиятӣ бошад, бо дастовард ва дастовезҳои наврӯзӣ онро пазирӣ мекунанд. Ахли эҷод бо навиштани асарҳои назмию насрӣ, дехқонону коргарон бо заҳмати бобарори худ ва хулоса ҳар ғурӯҳи одамон вобаста ба кору пайкори худ аз Наврӯз истиқбол мекунанд.

Мо - фолклоршиносон ҳам дар радифи ҳамаи табақаи ахли ҷамъият бо нияту орзухои нек ба Наврӯзи ҷаҳонӣ назар андӯхта, кӯшиш менамоем, ки ҳамчун ворисони аслии асосгузорони ҷашни мазкур бо навиштаҳои худ сурату сирати Наврӯзи оламфарӯзро боз ҳам рӯшантару возеҳтар намоем. Ба таъбири Наврӯзи Гулзода:

Айёми гулу сунбулу Наврӯзи Аҷам шуд,
Аз қисмати андӯҳ бурун ҷумла санам шуд.
Бар ҳусни дилафрӯзи ҷаман замзама зам шуд,
Даст аз сари ҳиммат пайи давоту қалам шуд.
Дай сарфи адам шуд,
Наврӯз алам шуд...

Ба ин хотир, ҳамвора бо дигар нигоштаҳои худ роҷеъ ба масоили гуногуну мухталифи ҷашни Наврӯз ва вижагиҳои он мо тасмим гирифтем, ки бо пешниҳоди дастури зайл бо номи «Дар шинохти Наврӯз» бигузор ҳар як хонандаю донишҷӯ, омӯзгору корманд, дӯстдори илму фарҳанги мардумӣ ва умуман ҳар як тоҷику тоҷикистонии асил доништу фаҳмиш, заковату идроки худро доир ба ҷашни мазкур фароҳ намояд, бисанҷад ва бубинад, ки оид ба расму русум, ҳулқу атвор ва ҷашну маросимҳои миллии худ то чӣ андоза фаҳмиш ва иттилоъ дорад.

Муҳтавои дастури таълимию методии «Дар шинохти Наврӯз» чунин баҳш ва қисматҳоро дар бар мегирад:

«Сарсухан», «Наврӯз – ҷашни ҷашнҳо», «Гулчини иқтибосҳои наврӯзӣ», «Тестҳои наврӯзӣ», «Ҷавобҳои тестҳои наврӯзӣ», «Бардоштҳои наврӯзӣ», «Чакомаҳои наврӯзӣ», «Охирсухан» ва «Фехристи адабиёт».

Суҳанони «Сарсухан» гуфта шуданд ва дар қисмати «Наврӯз – ҷашни ҷашнҳо» бошад, мо сайри муҳтасари таъриҳӣ (таъкид мекунам (Қ.С.): Маълумоти муҳтасар пешниҳод шудааст ва сабабаш он аст, ки дар сурати муғассалан пешниҳод гардидан маълумот қисмати зиёди ҷавобҳои «Тестҳои наврӯзӣ» ошкор мегарданд, ки ин боиси ба мақсад нарасидани ҳадафи асосии мо аз пешниҳоди дастури мазкур, яъне санчиши дониши хонандаи китоб доир ба Наврӯз мегардад) роҷеъ ба фарҳанги мардумии тоҷикон, таснифоти ҷашнҳои тоҷикӣ, мавқеъи Наврӯз дар байни ҷашнҳои тоҷикӣ, таърихи пайдоиш ва ташаккули Наврӯз, ҷаҳонишавии Наврӯз ва вижагиҳои он кардаем.

Дар баҳши «Гулчини иқтибосҳои наврӯзӣ» андешаҳо аз Паёму суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешкаши хонандаи нозуқбин гардонида шуда, дар ҳама маврид мо ва Шумо метавонем аз онҳо истифода намоем.

Бахши дигар «Тестҳои наврӯзӣ» ном дошта, қисмати асосии дастури мазкур ва мақсади аслии мураттиро фаро гирифтааст. Муҳтавои ин қисмат ҳам сода аст ва ҳам мураккаб. Сода ба он маъно, ки дар баъзе ҳолатҳо суволе пешниҳод шудааст, ки «дар як мича задан» онро метавонед, ҷавоб гӯед, чунончӣ:

1. Маънои вожайи «Наврӯз» - ро муайян намоед:

- А) рӯзи хубтарин; Б) рӯзи беҳтарин; В) рӯзи нав;
Г) рӯзи некиҳо; Д) рӯзи шодмонӣ.
2. Оғози Наврӯз - ҳамчун ҷашни байналмилалӣ кадом рӯз аст?

- А) 18 март; Б) 19 март; В) 21 март; Г) 24 март;
F) 25 март.

3. Ҳоло дар Тоҷикистон кадом солшуморӣ амал карда истодааст?

- А) шамсӣ; Б) мелодӣ; В) қамарӣ; Г) яздигурдӣ;
F) авастоӣ.

4. Кадоме аз ин бозиҳо аз замони қадим то ба имрӯз ҳоси Наврӯз аст?

- А) бокс; Б) лижаронӣ; В) волейбол; Г) хурӯсчанг;
F) футбол.

5. Наврӯз барои мардуми тоҷик чӣ гуна ҷашн аст?

- А) динӣ; Б) давлатӣ; В) маҳаллӣ; Г) миллӣ;
F) хонаводагӣ.

6. Бештари мутахассисон ва донишмандон киро асосгузори ҷашни Наврӯз медонанд?

- А) Каюмарсро; Б) Ҷамshedro; В) Зардуштро;
Г) Исмоили Сомониро; F) Яздигурди Шаҳриёрро.

Мураккаб бошад, ба он мазмун, ки дар баъзе мавридиҳо саволе пешниҳод шудааст, ки барои пайдо намудани он «майна об кардан» пеш меояд ё ба ибораҳои дигар ҷандин саҳифаҳои китобро «кӯр кардан даркор» ё ҷандин шаб «мича таҳ кардан» - ро аз ёд бояд барорем, барои мисол:

1. Наврӯз бо чанд унсури гайримоддии худ ба рӯйхати мероси гайримоддии башарии ЮНЕСКО шомил карда шуд?

А) 68 унсур; Б) 73 унсур; В) 76 унсур; Г) 80 унсур;
F) 101 унсур.

2. Навиштаҳои зайл аз кадом манбаъ гирифта шудаанд? – «Худованд ҷаҳонро дар рӯзи Наврӯз оғарид».

А) «Бурҳони қотеъ»; Б) «Динкарт»; В) «Наврӯзнома»;
Г) «Шоҳнома»; F) «Маҳосин валаздод».

3. Байти зайл мутааллиқ ба кадом шоир аст?

Наврӯз бех аз Меҳргон агарҷӣ,

Ҳарду рӯзонанд, эътидолӣ.

А) Ш.Шоҳин; Б) Бедил; В) Зебуннисо; Г) Н. Хисрав;

F) Рӯдакӣ.

4. «Наврӯзнома»-е, ки ду нусхаи он дар соли 1077 ҳичрӣ китобат шудааст, асари кист?

А) Умари Ҳайём; Б) Ҳакими Тирмизӣ; В) Берунӣ;
Г) Гардезӣ; F) Наршахӣ.

5. Андешаи «Наврӯзро дар як сол ду маротиба ҷаҳон мегиранд» дар кадом асар қайд шудааст?

А) «Осор-ул-боқия»; Б) «Наврӯзнома»; В) «Зайн-ал-аҳбор»; Г) «Таърихи Бухоро»; F) «Шоҳнома».

6. «Амурдод» - номи рӯзи чандуми моҳ аст?

А) 3 – юм; Б) 4 – ум; В) 7 – ум; Г) 8 – ум; F) 12 – ум.

7. Мисраи баъдии байти зерини шоири ҳушзвавқи тоҷик - Рустами Ваҳҳобро аниқ намоед:

Бозой, эй фариштаи фарруҳпай...,

А) Дар остонаи ту куҳистон аст; Б) Дар обгина лаъли Бадаҳшон аст; В) Бозой, эй ки дар қадамат ҷон аст; Г) Аз сабза сад саҳифаву девон аст; F) Ҳар лола як пиёлаи паймон аст.

Ҳамзамон, мураккаботи дигар он аст, ки барои донистани ҷавоби баъзе аз саволҳо ҳонандаро лозим аст, ки ба манбаъ ва сарчашмаҳои таърихию адабии арабӣ ва ё дигар ҳалқҳои ҳамҷавор рӯйи биёрад, барои намуна:

1. Наврӯз аз рӯйи сарчашмаҳои арабӣ дар чанд навъ будааст?

А) 3 навъ; Б) 5 навъ; Г) 7 навъ; F) 11 навъ.

2. Кадом рӯз дар Қирғизистон рӯзи асосии Наврӯз хисоб меёбад?

А) 18 март; Б) 19 март; В) 20 март; Г) 21 март;

F) 22 март.

3. Тоҷикони Сурхандарёи Ӯзбекистон маросими «ҷорҷони охир» -ро чӣ ном мебаранд?

А) шаби аловбозӣ; Б) аловпарак; В) оташпарак;

Г) шаби аровафрӯз; F) шаби оташпарак.

4. И.С.Брагинский дар асараш «Иследование по таджикской культуре» ҷашни Наврӯзро чанд рӯз муайян кардааст?

А) 6 рӯз; Б) 7 рӯз; В) 11 рӯз; Г) 12 рӯз; F) 13 рӯз.

Ногуфта намонад, ки маводи «Тестҳои наврӯзӣ»-и мо аз донистани паҳлӯҳои гуногуни ҷашни Наврӯз рӯйи кор омадааст, аз қабили истилоҳи «Наврӯз» ва этимологияи он, макону замони таҷлили ҷашни мазкур, сайри таъриҳӣ ва вижагиҳои Наврӯз, кӯшишу талошҳои шахсиятҳои сиёсӣ баҳри ҷаҳонишавии Наврӯз, сарчашмаю манбаъҳо доир ба ин ҷашн, китобҳои дарсӣ, маҷмӯаҳои наврӯзӣ ва тадқиқот оид ба Наврӯз, андешаҳои бузургон дар бораи Наврӯз, таҷлили Наврӯз дар ҳамсоянишварҳо, муҳтавои тақвим ва навъу намудҳои он, шеърҳои наврӯзӣ ва муаллифони онҳо ва даҳҳо мисолҳои дигар. Сохтори баҳши мазкур дар асоси тестҳои маъмули имрӯза мураттаб гардида, шояд аз камбудихо орӣ набошад. Ба он мазмун, ки ин шакли мураттиботи аввалин роҷеъ ба масоили наврӯзӣ аст.

Баҳши баъдина «Ҷавобҳои тестҳои наврӯзӣ» ном дошта, муҳтавояшро аз унвонаш метавонед бичӯед.

Кисмати навбатӣ «Бардоштҳои наврӯзӣ» унвон дошта, дар асоси мутолиоти маводи наврӯзӣ эҷод шуда, бузургӣ ва муқаддасию муқаддамии ҷашни Наврӯзро нишон додааст.

Пасон, бахши «Чакомаҳои наврӯзӣ» чой дода шуда, беҳтарин ашъори наврӯзии шоирони бузургу кучаки классик ва муосирро рӯи қоғаз овардааст.

Дар бахши «Охирсухан» андешаҳои хотимавии мураттибон доир ба ҷашни Наврӯз ва дастури мазкур оварда шуда, бахши «Фехристи адабиёт» манбаъ, сарчашма, китоб, маҷалла ва дигар асаρҳои истифодашудаи мураттиб ба таври муҳтасар зикр гардидаанд.

Бо назардошти пешниҳоди дастури методии «Дар шинохти Наврӯз» аз Шумо – хонандай нозукбин эҳтиромона ҳоҳиш менамоем, ки фикру ақоиди худро роҷеъ ба мураттиботи мазкур ба мо дареф надоред.

Хулоса, ба андешаи мураттиб донистан, аз ҳуд кардан, фаҳмидани маводи зайл ва асосан муайян намудани ҷавобҳои тестҳои наврӯзии дастури «Дар шинохти Наврӯз» аз манфиат ҳолӣ нест. Аз ин хотир, бикӯшед то Наврӯзо шинохта бошед!

Муваффақ бошед, Наврӯзатон хучаста бод!

Аз мураттиб

Қосимӣ Саъдӣ

НАВРӮЗ - ҶАШНИ ҶАШНҲО

Ба қавли донишмандон дар
байни ҷашнҳо он, ки беш-
тар мавриди қабули ом
аст, Наврӯзи ҷаҳонафрӯз
мебошад.

Эмомалӣ Раҳмон

Дар ин замони ҷаҳонишавӣ дар арсаи ҷаҳонӣ танҳо қавму миллату ҳалқе метавонад ҳудро ҷовидонӣ гардонад, ки таърихи бостониву қуҳанбунёд дошта, ҳамзамон, ба арзишҳои миллӣ, расму ойинҳои қадимаи ҳалқӣ ва ҷехраҳои саршиносӣ илму фарҳангӣ адабиёти ҳуд арҷ гузорад. Дар иртибот ба ин меъёрҳо метавон гуфт, ки таърих ҳуд гувоҳ аст, ки тоҷикон ҳамчун миллати қуҳанбунёд дар таърихи башар аз ҳуд асар гузоштаву ҷомеаи ҷаҳонӣ ориёинажод будани ин ҳалқиятро эътироф намудаанд.

Ҳамвора бо ин, фарҳангӣ мардумии тоҷикон дар ҳаёти маънавии мардуми ҷаҳон мақоми ҷашнрасе дошта, сарҷашмаи қадимиро соҳиб аст. Ба қавли шоири ҳушкамоми мо – Муҳаммадалии Аҷамӣ фарҳангӣ мардум «рӯҳи зиндагонии мардумро тасвир мекунад ва ҷони суннатҳои миллӣ ҳамеша дар он сабз аст».

Беҳуда Фирдавсии бузургвор ҷунин нагуфтааст:

Ниёғони мо ҳар кӣ буданд, пеш,
Нигаҳ доштандӣ ҳам оину кеш.

Мусаллам аст, ки ҳар як ҳалқу миллату қавм ба ҳуд хос расму русум ва ойину маросимҳо дорад ва мо метавонем онҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намоем, аз

қабили қашнҳои оилавӣ, диннӣ, касбӣ, давлатӣ, миллӣ, байналмилалӣ ва чанд баҳши дигар (мазҳабӣ, таҳассусӣ, шаҳсӣ, сиёсӣ, адабӣ, фарҳангӣ, ҷамъиятӣ ва ғайра).

Дар байни суннатҳои миллии тоҷикон қашну маросимҳое ҳаст, ки болотару волотар аз дигар расму ойинҳоянд. Дар байни мардуми тоҷик ҳамвора бо қашнҳои Мехрғону Сада ва идҳои Рамазону Қурбон қашни Наврӯз низ муқаддас ва муборак маҳсуб меёбад.

Наврӯз ин рӯзи нахустини соли нав ва рӯзи оҳирини соли гузашта буда, ба ибораи дигар. рӯзи нави ҳафтai нави моҳи нави соли нави хуршедист. Яъне он рӯзи эътидоли баҳорӣ - рӯзи баробарии шабу рӯз ва аз нав таваллуд шудани тамоми мавҷудот аст.

Ба қавли бузургворе:

Рӯзест, ки дар умр наёбанд ҷунин рӯз,
Солест, ки дар умр наёбанд ҷунин сол.
Эй рӯз, чӣ рӯзӣ ту бад-ин зиннату ин зеб,
К-аз зиннату зеби ту дигар шуд ҳама аҳвол.

Наврӯз, ки бо номҳое мисоли ид, иди Наврӯз, иди соли нав, иди сари сол, қашни фарвардин, қашни баҳор, қашни баҳорӣ, Наврӯзи ҷамшедӣ, Наврӯзи султонӣ ва Наврӯзи ҷалолӣ машҳур буда, муҳимтарин ва дерпойтарин қашни миллии мардуми ориёй ба шумор меравад.

Наврӯз ҳамчун маросими кухан инъикоскунандай таърихи маданияту расму русум ва оинҳои ҳалқӣ аст. Наврӯз мисли пулест, ки таърихи гузаштаву имрӯза ва ояндаи ҳалқро ба ҳам мепавандад, гарчанде ки борҳо дучори таъқибу ҳорӣ ҳам гашта бошад. Таърихи Наврӯз – таърихи фарҳанг, таърихи оин, таърихи хулқ, таърихи анъана, таърихи одат, таърихи мардум буда, оинаест, ки мо дар он ҳудро мебинем ва дар он ҳудро мешиносем.

Чунонки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон қайд менамоянд: «Наврӯз баёнгари

тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, сиришти ахлоқӣ, орзуу ормон, ҷаҳонбинию ҷаҳоншиносии миллатамон буда, дар тӯли мавҷудияташ арзишҳои фарҳангию миллии моро дар таркиби худ ҳифз кардааст». Дар ҳақиқат Наврӯз ҳамчун ҷашни кӯҳан инъикоскунандай таърихи фарҳанги мардум буда, ифодакунандай завқу сурати мардуми ориёй ва ҳалқаи ногусастани таърихи гузашта, имрӯза ва ояндаи ҳалқи мо мебошад.

Бемуҳобот Наврӯзи ҷаҳонӣ ҳамчун «рамзи ҳуввияти миллий ва Истиқлолияти давлатӣ» эътироф гардида, «атои ҳудовандист барои аҳли башар». Ӯро ҳамзамон, ҷашни вахдатофар низ бояд гуфт. Ба қавле:

Наврӯз дар он чост, ки ёрон ҳама ҷамъанд,
Ёрон ҳама ҷамъанду ҳазорон ҳама ҷамъанд.

Ва маҳз оғаҳӣ аз таъриҳ ва шинохти сурату сирати ҷунин суннатҳои қадимаи аҷдодонамон боиси ҳештанишиносиву ҳуввияти миллии мо мегардад. Ногуфта намонад, ки миллиате, ки меҳоҳад ҳудро аз нобудӣ ҳифз кунад, сараввал бояд расму оин, суннат ва арзишҳои миллии ҳудро бояд ҳифз намояд. Дар воқеъ таҷлили бошукуҳи Наврӯз барои дар руҳияи ҳештанишиносӣ, арҷузорӣ ба арзишҳои миллию бостонӣ тарбия кардани насли наврас, ба ҳусус дар замони Истиқлолияти давлатӣ ва мақоми ҷаҳонӣ гирифтани ҷашни Наврӯз аҳамияти хос қасб намудааст.

Наврӯз ҳамчун ҷашни кӯҳану бостонӣ ва фарҳундаи фарвардин буда, эҳёгари табиат ва паёмовари вахдату муҳаббат, покиу садоқат ва зебоию нафосат мебошад.

Наврӯз қадимтарин дар ҷаҳон ҷашни соли нав буда, решай таърихии онро дар қаҳри ҳазорсолаҳо ҷустан мебояд. Наврӯз аввалин бо рушди корҳои деҳқонӣ пайдо шуда, минбаъд такмил ва ривоҷ ёфтааст.

Наврӯз ҳамчун «пешонии соли нав» ва «зодрӯзи офтоб» андар оғоз ва ё аввалин пайдоиш ҷашне буда,

чашни табиат ва кайхон ва баъдан ба худ пероҳани фалсафии гуногунранг ба тан кардааст.

Таърихи ташаккули Наврӯз ба асотири фалакӣ оид ба табиати миранда (зимистон) ва зиндашаванда (баҳор) вобаста будааст. Ба қавли Фаҳриддини Гургонӣ:

Зимистонро бувад фарҷом Наврӯз,
Ки бошад тирашабро оқибат рӯз.

Дар устураҳо оғози таҷлили Наврӯзро ба Ҷамшеди Пешдодӣ ва аз он ҳам пештар ба Каюмарси Кӯҳшоҳ, ки аввалин шоҳ дар байни одамон буд, нисбат медиҳанд. Ин андешаро Фирдавсии бузург чунин ба риштаи назм кашида:

Ҷаҳон анҷуман шуд, бари таҳти ўй,
Шигифтӣ фурӯ монда, аз баҳти ўй.
Ба Ҷамшед-бар гавҳар афшонданд,
Мар он рӯзро рӯзи нав хонданд.
Сари соли нав Ҳурмузи фарвадин,
Баросуда аз ранҷ тан, дил зи кин.
Ба Наврӯзи нав шоҳи гетифурӯз,
Бар он таҳт биншаст фирӯзрӯз.
Бузургон ба шодӣ биёростанд,
Маю руду ромишгарон хостанд.
Чунин ҷашни фарруҳ аз он рӯзгор,
Бимонда аз он ҳусравон ёдгор.

Роҷеъ ба таърихи пайдоиши иди Наврӯз олим ва мутафаккири бузурги тоҷик Умари Ҳайём дар «Наврӯзнома» ин масоилро чунин шарҳ додааст: «Чун Каюмарс аввал аз мулки Аҷам ба подшоҳӣ биншаст, хост, ки айёми солу моҳро ном ниҳаду таъриҳ созад, то мардум онро бидонанд. Бингарист, ки он рӯз ҳангоми бомдод Офтоб ба аввали дақиқаи Ҳамал омада ва муъбадони Аҷамро гирд карду бифармуд, ки таъриҳ аз он оғоз кунанд».

Баъдан, пас аз чандин солҳо аберай Каюмарс – Чамшед бошад «чун он рӯзро дарёфт Наврӯз ном ниҳод ва ҷашн ойин овард ва пас аз он подшоҳон ва дигар мардумон бад-ӯ иқтидоъ карданд».

Донишмандони дигар низ аз қабили Абӯрайҳони Берунӣ, Истахрӣ, Масъудӣ, Ҳамзаи Исфаҳонӣ ва Ибни Балхӣ ҳам асосгузори ҷашни Наврӯз шоҳ Ҷамшедро ҳисобидаанд. Ба гуфтаи шоире:

Ҷашни қадиму файзбор, ҷашни ниёғони манӣ,
Мерос аз Ҷамшедшоҳ, шамъи фурӯзони манӣ.
Пайғом аз фасли баҳор, айёми сурӯ кишту кор,
Пайки науву оғози кор, иди бузургони манӣ.

Сарзамини Ориёи бузург, ки нигаҳдори оинҳои наврӯзист бо омадани дини ислом дар он оинҳои динӣ ва наврӯзӣ бо ҳам оmezish ёфтанд. Давлатҳои тоҷикнишинаш мисли Саффориён ва Сомониён дар эҳёи суннатҳои Наврӯз нақши бузург доранд.

Бо ташкил ёфтани давлати Сомониён оинҳои сарбаланди мардуми сарбаланди тоҷик аз нав зинда гардида, фарҳанги пурғановати ниёғон дар Ҳурӯсони бузург паҳн гардид. Дар ин радиф, оинҳои миллии мардуми тоҷик – Наврӯз, Сада ва Меҳргон густариш ёфтанд. Захматҳои ниёғони мо ҷиҳати қадрдонии арзишҳои миллӣ буд, ки қисме аз ҷашну анъанаҳои мардуми мо то имрӯз омада расидаанд. Дар байни ҳамаи суннатҳои миллии мардуми тоҷик Наврӯз мақому манзalати хосаро соҳиб гардидааст.

Наврӯз асрҳо боз бо ғаму шодии мардуми тоҷик ҳамнаво буда, бо вуҷуди ҳуҷумҳои ишғолгароёнаи қавму миллатҳои дигар зиннати нав гирифт ва пойдор монд. Иди Наврӯз аз ҷашҳоест, ки ҳеч гоҳ мазҳабию динӣ ва сиёсӣ нагардида, ҳамчун фарҳаг ва шиносномаи мардуми тоҷик шинохта шудааст.

Иди Наврӯзро баъзе аз ҳукуматҳо дар давру замонҳои гуногун аз ҷумла, Ҳукумати Шӯравӣ бо баҳонаи ҷаҳни динӣ будан манъ кардаанд. Бо вуҷуди он ки иди Наврӯзро бо сабабҳои гуногун манъ кардаанд, аммо ин ҷаҳни ниёғон ҳеч гоҳ ба гӯшай фаромушӣ нарафта, мардуми шарафмани тоҷик онро чун иди Бобои Дехқон, иди кишту кор ва ё сари Соли нав муаррифӣ менамуданд.

Гарчанде ки дар замони Шӯравӣ иди Наврӯз бо тамоми суннатҳояш ҷаҳни гирифта намешуд, аммо шурӯъ аз оғози соли 1987 бо қарори Ҳукумат ҳар сол рӯзҳои 21-22 март дар ҳудуди ҷумхурий ҷаҳни гирифта мешуд.

Бо соҳибиستиклол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз ба бар ҷомаи рангин намуда, шукуҳу шаҳомати маҳсусро ба худ қасб кардааст.

Боиси ифтихор аст, ки бо ибтикори фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Ассамблеяи генералии СММ 26 февраляи соли 2010 қароре қабул кард, ки ҷаҳни Наврӯз ҳамчун нишонаи тамаддуни ҷаҳонӣ ҷаҳни умумимиллӣ эълон шуд.

Ба таъбири бузургворе: «Басо мардумон омаданду рафтанд, басо ҷаҳондорон кишвардорӣ кардану бигзаштанд, басо боғҳо шукуфтанду ҳазон гардиданд, басо ҷашмасорон ба ҷуҷӯ омаданду ҷой бар биёбон доданд, лек Наврӯз – ин паҳлавони кӯҳансол ҳамоно поянда аст» ва ҳуҷбахтона дар замони Истиқлолияти давлатӣ қувваю нерӯи дучанд гирифта, ба худ номи нав – Наврӯзи ҷаҳонӣ гирифтааст.

Дар ҷаҳониshawии Наврӯзи дилафрӯзу оламафрӯзи аҷамиён саҳми Тоҷикистон низ дар баробари дигар кишварҳои ҳамҷавору ҳамфарҳанг хело бузург аст. Маҳз кӯшишу талошҳои бевоситай Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи ҷаҳониshawии ҷаҳни Наврӯзи Аҷам қайд кардан ба маврид аст. Заҳматҳои

якчояи фарзандони фарзонаи миллати точику миллатҳои ҳамхуни дигар буд, ки бо қарори Асамблеяи 64-уми Созмони Милали Муттаҳид моҳи феврали соли 2010 Наврӯз ҳамчун ҷаҳонӣ эътироф гардид ва соли 8-ум аст, ки ҳамчун ҷаҳонӣ бо шуқӯҳу шаҳомати науву тоза таҷлил карда мешавад:

Ба қавли Сафармуҳаммад Аюбзода:

Мах гуфт ба маҳвора;
Наврӯз ҷаҳонӣ шуд!
Эй мардуми сайёра:
Наврӯз ҷаҳонӣ шуд!

Наврӯз ҳамчун ҷаҳонӣ дорои расму оинҳои гуногун аст, аз қабили ҷоршанбеи охир, баҳткушоён, ҳонатаконӣ, пӯшидани либосҳои нав, додани тӯҳфа, обпошиӣ, шириничашонӣ, оростани ҳони наврӯзӣ (ҳафт «шин», ҳафт «син» ва гоҳо ҳафт «мим»), суманакпазӣ, рақсу суруд, гузаронидани ҷорабиниҳои варзишӣ (гӯштигирӣ, бузкашӣ, футбол, волебол, вазнбардорӣ, дастхобонӣ ва даҳҳо дигар намудҳои варзишӣ), сагчанг, қабқчанг, хурӯсчанг, тухмчанг, пос доштани хотира ва зиёрати мазори бузургон ва дуюю фотеха дар ҳаққи онҳо, айёдати пирону барҷомондагон, ба ҳамдигар ирсол намудани номаҳои шодбошиӣ, суннати ободонӣ, баҳшиши гуноҳҳо ва аз синаҳо бурун кардани кинаҳо, дасти ёрӣ ва шавқату меҳрубонӣ дароз кардан ба ниёзмандону нодорон ва ятимону бепарасторон, маросими «бор» ва гайраҳо.

ГУЛЧИНИ ИҚТИБОСҲОИ НАВРӮЗӢ

аз Паёму суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

Ба қавли донишмандон дар байни ҷашнҳо он, ки
бештар мавриди қабули ом аст, Наврӯзи ҷаҳонафрӯз
мебошад.

Мо аз он хушбахтем, ки тамоми ҳалқҳои Осиёи Миёна
дар рӯзи ҷашни фарҳунда ҳамдигарро бо ибораи тоҷикии
«Наврӯз муборак!» табрик мекунанд.

Аз ҷониби СММ ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта
шудани Наврӯз гувоҳи он аст, ки одамони сайёра ба ин
ойини инсонпарварона эҳтиром доранд.

Тоҷикистон ба хотири мақоми ҷаҳонӣ гирифтани
Наврӯз яке аз қишварҳои ташабbusкор буд.

Ҷашни бостонии Наврӯз дар ватани аслии худ –
Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил карда мешавад.

Наврӯз бо ҳама сифатҳои некбинонааш ба хонадони
мардум ва ба ҳар як фард паёми хуррамию шодмонӣ ва
хушбахтию хонаободӣ меорад.

Дар айёми Наврӯз мардуми мо ба тозаву озода
намудани хонаю манзили худ машғул шуда, гулгашту
хиёбон, бοгу майдонҳоро ободу хуррам мегардонанд.

Моро зарур аст, ки таърих ва анъанаҳои Наврӯзро ҳарчи бештар ва амиқтар омӯзем.

Наврӯз дар вучуди инсонҳо эҳсоси дўстию бародарӣ, меҳру шафқат, эҳтирому садоқат ва ҳамёрию ҳамзистиро бештар менамояд.

Хони ҳафт сину ҳафт шини наврӯзӣ ба ин суру шодмонӣ чилои бештар бахшида, аз хайру баракат ва фаровонию хушбахтӣ башорат медиҳад.

Аз миёни урфу одатҳои наҷиби наврӯзӣ бахшидани гуноҳон, некӣ ба инсонҳо, кумак ба ниёзмандон асрҳо боз идома доранд.

Бо омадани Наврӯз табиат зинда гардида, гармӣ бар сардӣ, рӯшнӣ ба торикӣ, ҳаракат ба оромӣ ғалаба мекунад.

Дар айёми ҷашни Наврӯз одамон аз хурд то бузург бо ҳамдигар муомилаи нек мекунанд, бо нармӣ сухан гуфта, ба ҳам созиш мекунанд.

Боиси хурсандист, ки Созмони Милали Муттаҳид 21-уми мартастро «Рӯзи байналмилалии Наврӯз» эълон намуд.

Ҷашни байналмилалии Наврӯзро ба мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳамвatanони бурунмарзӣ ва тамоми мардумони ҳавзаи Наврӯз табриқ мегӯям!

Бигзор, дар кишвари мо хуршеди меҳру садоқат, дўстию рафоқат ва сулху амонӣ ҷовидона нурафшон бошад!

Ҳама рӯзи Тоҷикистону тоҷикистониён ҳамеша Наврӯз ва ҳар иқдоми мо ба нағъи Ватану миллат пирӯз бод!

Наврӯз падидаест, ки ҷаҳони маъниро дар ҳуд нуҳуфта ва розҳои фалсафии он ковишу таҳқиқоти ҷомеъ ва амиқро тақозо доранд.

Наврӯз тайи шаш ҳазор соли таърихи пуршебу фарози хеш мазмуни васеъ ва амиқи иҷтимоӣ ва амалӣ касб намудааст.

Дар раванди таърихи ҷаҳонӣ Наврӯз нахуст қадимтарин ва дақиқтарин ҷашни соли нав аст.

Наврӯз бар мабнои ризояти умум ҷашни шоиста шуд.

Дар ин шоистаҷашн ва дар ин шоистарӯз, яъне Наврӯзи оламафрӯз орзуманди хушрӯзӣ, сарсабзӣ ва саодати наврӯзии ҳамагон ҳастам.

Тоҷикон дар масири пуртазоди таъриҳи суннати неки аҷдодӣ–Наврӯзро баробари забони модарии ҳуд ҳифз намуданд.

Ҷаҳониshawии Наврӯз ҳақиқати таърихии ба асолати ҳуд баргаштану эътирофшудани ин суннати аҷдодиро ба воқеият табдил дод.

Наврӯз ҷашни хислату амалҳои нек буда, муҳтавои асосии онро пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек ташкил медиҳад.

Ва чун Наврӯз айёми созандагию ободкорӣ ва оғози амалҳои нек аст, барномаи амалии аз Наврӯз то Наврӯз ба роҳ монда шавад.

Бузургдошти Наврӯз бузургдошти таърих ва тамаддуни башарист.

Бахти баланди миллати сарбаланди тоҷик аст, ки ҷашни бузурги байнамилалии Наврӯзро дар фазои истиқолияти комил истиқбол менамояд.

Пос доштани Наврӯз ҳамчун суннати аҷдодӣ барои ҳар яки мо амри ҳаётӣ ва рисолати муҳими миллӣ ба шумор меравад.

Наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз низ метавонад дар ҳамкорию ҳамгироӣ, сулҳу созиш ва дӯстию ҳамдигарфаҳмии мардуми сайёра нақши муассир дошта бошад.

Ҷашни Наврӯз илова бар ин, ки далели қадимӣ будани миллати тоҷик мебошад, тобеи ягон мафкура ё ҷаҳонбинии динию мазҳабӣ нест.

Ниёғони мо суннату анъанаҳои неки Наврӯзро аз даврони бостонӣ ҳифз намуданд ва онро чун машъали фурӯзон аз насл ба насл расониданд.

Бинои хештаншиносии тоҷикон дорои ду шаҳсутун аст, яке забони модарӣ ва дигаре ҷашни Наврӯз мебошад.

Моро лозим аст, ки суннатҳои волои ба гӯшай фаромӯшӣ рафтаи Наврӯзро зина ба зина эҳё намоем.

Дар айёми Наврӯз ҳаёт ба марг, нур бар зулмот, некӣ бар бадӣ ва гармӣ бар сардӣ ғалаба мекунад.

Ёдгориҳои Тахти Ҷамшед маълум намуданд, ки Наврӯз дар қаламрави 23 кишвари онрӯзai ҷаҳон ҷаши гирифта мешудааст.

Наврӯз метавонад ба ҳайси барномаи дӯстиию баҳамоии мардумони ҷаҳон истифода шавад.

Наврӯз барои миллати тоҷик китоби сарнавишт аст.

Наврӯз ҳамчун ҷавҳари тобнок ва нишонаи ҷовидонаи тамаддуни ҳалқи тоҷик ҳамеша нигоҳдорандай мардуми мо будааст.

Наврӯз дар замони Пешдодиён, Каёниён, Сосониён ва Сомониён мақоми умумимилий қасб карда буд.

Наврӯз рамзи рӯзи нав, ибтидои соли нав, қосиди баҳор, сарчашмаи ҳаёт, эҳёи табиат ва иқдому амалҳои неку созандагӣ мебошад.

Бо омадани Наврӯз ҳар як хонадони ҷишидани мөхӯр наврӯзгоҳҳои идона сарҷамъ месозанд.

Наврӯз дар сиришти ҳар шаҳс аҳлоқи ҳамидаю меҳру садоқат ва покизагии рафтору кирдор мепарварад.

Наврӯз сарчашмаи гаронбаҳои маънавӣ ва воситаи муҳими сарҷамъ намудани ҳамаи сокинони ҷишидани мөхӯр азизамон Тоҷикистон мебошад.

Қосимӣ Саъдӣ
Мирзошо Сирочов

ТЕСТҲОИ НАВРӮЗӢ

Моро зарур аст, ки таърих ва
анъанаҳои Наврӯзро ҳарчи
бештар ва амиқтар омӯзем.

Эмомалӣ Раҳмон

1. Байти зеринро кӣ эҷод кардааст?

Чу омад ба бурчи Ҳамал офтоб,
Ҷаҳон гашт бо фарру ойину об.

А) Манучехрӣ; Б) Дақиқӣ; В) Фирдавсӣ; Г) Ашрафии
Самарқандӣ; F) Ҷомӣ.

2. Дар Тоҷикистони соҳибистиқдол Наврӯз ҳамчун
иди расмии давлатӣ кадом рӯзҳо таҷлил мегардад?

А) рӯзҳои 18 – 21 март; Б) рӯзҳои 19 – 22 март;
В) рӯзҳои 20 – 23 март; Г) рӯзҳои 21 – 24 март;
F) рӯзҳои 22 – 25 март.

3. Таҷлили Наврӯз ба таври расмӣ дар даврони кадом
шоҳон шурӯъ шудааст?

А) Пешдодиён; Б) Салҷуқиён; В) Сосониён;
Г) Сомониён; F) Ғуриён.

4. Қарори сессияи Генералии Ассамбелияи СММ дар
бораи ҳамчун «Рӯзи байналмилалии Наврӯз» ҷашн
гирифтани Наврӯз кай қабул гардид?

А) моҳи феврали соли 2007; Б) моҳи феврали соли
2008; В) моҳи феврали соли 2009; Г) моҳи феврали соли
2010; F) моҳи феврали соли 2011.

5. Доир ба Наврӯзу расму оинҳои он ва умуман
фарҳанги мардум дар кадоме аз ин маҷаллаҳо, ки
бевосита нашркунандай маводи фолклорӣ аст, бештар
мавод чоп гардидааст?

А) «Масъалаҳои маориф»; Б) «Мардумгиёҳ»;
В) «Адаб»; Г) «Илм ва ҳаёт»; F) «Тоҷикистон».

6. И.С.Брагинский дар асараш «Иследование по таджикской культуре» ҷашни Наврӯзро чанд рӯз муайян кардааст?

А) 6 рӯз; Б) 7 рӯз; В) 11 рӯз; Г) 12 рӯз; F) 13 рӯз.

7. «Наврӯз яке аз маҳбубтариン ҷашни тоҷири ҳаёт, оғози тозаи зиндагӣ аз давраҳои дур то ба имрӯз расидааст» - иқтибос аз суханронии қадом ҷеҳраи сиёсӣ аст?

А) С.Айнӣ; Б) Б.Фафуров; В) М.Турсунзода;
Г) Э.Раҳмон; F) Б.Собир.

8. «Зи кӯи ёр меояд, насими боди наврӯзӣ,

Аз ин бод ар мадад ҳоҳӣ, ҷароғи дил барафрӯзӣ» - аз ҷониби қӣ гуфта шудааст?

А) Бедил; Б) Ҳилолӣ; В) Ҳофиз; Г) Камол; F) Рӯдакӣ.

9. Дар ноҳияи Фарҳор ҳангоми таҳнияти ҷашни Наврӯз аслан қадом навъи гулро мавриди истифода қарор медиҳанд?

А) гули лола; Б) гули садбарг; В) гули сияҳгӯш;
Г) гули настаран; F) гули бунафша.

10. Таъомеро, ки аз шираи гандум омода менамоянд, ба қадоме аз ин ҷавобҳо марбут аст?

А) ба яке аз таомҳои ҳафтшин; Б) ба яке аз таомҳои ҳафтсин; В) ба далда; Г) ба боч; F) ба яке аз таомҳои ҳафтмим.

11. Дар Покистон рӯзи аввали Наврӯзро чӣ меноманд?

А) олами покизагӣ; Б) олами рӯшноӣ; В) рӯзи бехтарин; Г) рӯзи такрорнашаванда; F) рӯзи охират.

12. Аз 21 апрел то 21 майи соли мелодӣ ба қадом моҳи соли шамсӣ рост меояд?

А) Сунбула; Б) Асад; В) Саратон; Г) Ҷавзо; F) Савр.

13. Соҳибсухани зайл кист?

Фасли Наврӯз аст меояд ҳавои тозае,

Булбулу гулро шуда, баргу навои тозае.

А) У.Хайём; Б) Ҳумоми Табрезӣ; В) Сайдо;

Г) Ҳофиз; F) Ҷомӣ.

14. Дар шеъри зерин моҳҳои кадом тақвим номбар шудаанд?

Зи Фарвардин чу бигзаштӣ маҳи Урдубихишт ояд,
Бимон Хурдоду Тир он гах Мурдодат ҳамеояд.

Пас аз Шаҳривару Мехру Обону Озару Дай дон,
Ки бар Бахман чуз Исфандормӯз моҳе наафзояд.

А) мелодӣ; Б) қамарӣ; В) авастоӣ; Г) барҷӣ; F) шамсӣ.

15. «Наврӯз» вожайи кадом забон аст?

А) арабӣ; Б) туркӣ; В) тоҷикӣ; Г) русӣ; F) англисӣ.

16. Чандумин сессияи Генералии Ассамбелии СММ дар хусуси ҳамчун «Рӯзи байналмилалии Наврӯз» ҷаши гирифтани Наврӯз қарор қабул кард?

А) 64 – умин; Б) 65 – умин; В) 66 – умин; Г) 67 – умин;
F) 68 – умин.

17. Мураттибони гулчини мақолот ва ашъори наврӯзии «Пайки Наврӯз» -ро аниқ намоед:

А) М.Холов ва Қ.Ҳисомов; Б) С.Фатҳуллоев ва Ҳ.Назаров; В) Б.Тилавов ва С.Махдиев; Г) Б. Мирзоев ва М. Юсуфӣ; F) Д.Обидов ва Ҷ. Рабиев.

18. «Наврӯзнома»-и Туграли Ахорӣ роҷеъ ба кадом масъала таълиф ёфтааст?

А) одатҳои наврӯзӣ; Б) таърихи Наврӯз; В) рӯзҳои ҳузури Наврӯз; Г) оид ба рӯзи Наврӯзи бузург; F) расму ойинҳои наврӯзӣ.

19. Гурӯҳбандии зерин аз кадом сарчашма об меҳӯрад?
- «Наврӯзи кишоварzon» ва «Наврӯзи муғон»:

А) аз «Бадоєъ-ул-вақоєъ» - и Восифӣ; Б) аз «Сиёsatнома» - и Низомулмулк; В) аз «Таърихи Бухоро» - и М.Наршахӣ; Г) аз «Осор – ул - боқия» - и А.Берунӣ; F) аз «Шоҳнома» - и Фирдавсӣ.

20. Байти зайл мутааллиқ ба кадом шоир аст?

Наврӯз беҳ аз Меҳргон агарҷӣ,
Ҳарду рӯзонанд, эътидолӣ.

А) Ш.Шоҳин; Б) Бедил; В) Зебуннисо; Г) Н.Хусрав;
F) Рӯдакӣ.

21. Дар Бадахшон рӯи хони наврӯзӣ гузоштани кадоме аз ин хӯрокҳо бештар роич аст?

- А) ширбиринҷ; Б) шӯрбо; В) оши палов; Г) боч;
Ғ) шавла.

22. Гуфтаҳои зерин моли кист? – «Ва оини Сосониён дар ин айём чунин буд, ки подшоҳ ба рӯзи Наврӯз шурӯъ мекард ва мардумро эълон менамуд, ки ба эшон некӣ кунад».

- А) Ибни Ямин; Б) Низомулмулқ; В) А. Берунӣ;
Г) М. Наршаҳӣ; Ғ) Табарӣ.

23. Дар Бадахшон дар рӯзҳои Наврӯз чӣ гуфта, якдигарро табрик менамоянд:

- А) Шогуни шумо табрик!; Б) Баҳори шумо табрик!;
В) Шогун баҳор муборак!; Г) Муборак, шогун ба дӯстон!;
Ғ) Табрик шогунбаҳори мо!

24. Дар давраи гузашта таъоми соли навӣ ё наврӯзии мардуми Бухороро чӣ мегуфтанд?

- А) ҳалиса; Б) оши кӯча (oshi darveshon); В) далда;
Г) оши софӣ (палави софӣ); Ғ) резапалав.

25. Бузургтарин ҷашни миллӣ дар Эрон кадом аст?
А) Мехргон; Б) Сада; В) Наврӯз; Г) иди Қурбон;
Ғ) иди Рамазон.

26. Аз 21 ноябр то 19 декабря соли мелодӣ кадом моҳи соли шамсӣ аст?

- А) Ҳут; Б) Давл; В) Ҷаддӣ; Г) Қавс; Ғ) Ақраб.
27. Байти зерин мутааллиқ ба кист?
Наврӯз лола дорад дар дашту кӯҳу ёна,
Гул мекунад зи ёдат дар боғи дил тарона.
А) Гулназар; Б) Гулруҳсор; В) Аскар Ҳаким;
Г) Ҳақназар Фоиб; Ғ) Ашур Сафар.

28. «Наврӯзнома»-е, ки ду нусхай он дар соли 1077 ҳичрӣ китобат шудааст, асари кист?

- А) Умари Ҳайём; Б) Ҳакими Тирмизӣ; В) Берунӣ;
Г) Гардезӣ; Ғ) Наршаҳӣ.

29. Эътидоли баҳорӣ (ҳодисаи астрономӣ) кадом рӯзҳоро дар бар мегирад?

А) 1-2 март; Б) 12-13 март; В) 18-19 март; Г) 20-21 март;
F) 24-25 март.

30. Муаллифи шеъри зерин кист ва ба кадом тақвим бахшида шудааст?

Мушу Бақару Палангу Харгүш шумор,
З – ин чор чу бигзарй Наҳанг ояду Мор.
Он гоҳ ба Аспу гӯсфанд аст ҳисоб,
Ҳамдунаув Мургу Сагу Хук охири кор.

А) Абунасри Фаррохӣ ба тақвими «Ҳисоби мучал»;
Б) Фирдавсӣ ба тақвими бурҷӣ; В) Фаррухии Сиистонӣ ба тақвими авастой; Г) Саъди Салмон ба тақвими қамарӣ;
F) А.Дониш ба тақвими мелодӣ.

31. Аз рӯйи эътиқод ба ҷои сангча дар баъзе маҳалҳо боз чиро барои дар таги дег начаспидани суманак меандозанд?

А) чормағз; Б) донаи анор; В) донаи сиҳати гандум;
Г) донаи зардолу; F) донаи ангур.

32. Ба андешаи Берунӣ кадом растани дар ҷашни Наврӯз пайдо шудааст?

А) загер; Б) ҷуворимакка; В) найшакар; Г) гандум;
F) ҷав.

33. Байти зерин аз шеъри кадом шоираи замони мусоир аст?

Наврӯзи шукуфой, ай ҷашни ниёишҳо,
Бар гунчай лабҳоям бахшой қушоишҳо.

А) Мехринисо - шеъри «Базми наврӯзӣ»; Б) Фарзона - шеъри «Нози баҳор»; В) Шаҳрия - шеъри «Таронаи сабзина»; Г) Нуқраи Сунатниё - шеъри «Баҳор»; F) Зулфия Атой - шеъри «Баҳори духтарон».

34. Қарори ба рӯйхати мероси ғайримоддии башарии ЮНЕСКО ворид гардидани ҷашни Наврӯзро ҷанд давлати иштирокчии Кумитай байнидавлатӣ оид ба ҳифзи мероси ғайримоддӣ пазируфт?

А) 12 давлат; Б) 19 давлат; В) 22 давлат; Г) 24 давлат;
F) 30 давлат.

35. Тадқиқоти «Нигоҳе ба ҷашиҳои миллӣ ва ойинҳои суннатии тоҷикон» ба қалами кӣ тааллуқ дорад?

- A) Қ.Расулиён; Б) Р.Аҳмадов; В) Д.Раҳимов;
Г) Р.Шаъбонӣ; F) Зикриёв Ф.

36. Дар ишора ба маълумоти А.Берунӣ давлатмандону мансабдорон ва ахли дарбор рӯзҳои ҷандуми Наврӯз аз ҷониби шоҳ пазируфта мешудаанд?

- A) рӯзҳои 1 – ум ва 3 – юм; Б) рӯзҳои 2 – юм ва 4 – ум;
В) рӯзҳои 3 – юм ва 5 – ум; Г) рӯзҳои 4 – ум ва 6 – ум;
F) рӯзҳои 5 – ум ва 7 – ум.

37. «Худо одамро дар Наврӯз оғарида» - аз қадом сарчашма иқтибос шудааст?

- A) «Маҳосин валаздод»; Б) «Бурҳони қотеъ»;
В) «Сиёсатнома»; Г) «Динкарт»; F) «Форснома».

38. Дар Бадаҳшон Наврӯзро боз бо қадом номи дигар номбар мекунанд?

- A) шогунбаҳор; Б) ҷашини баҳор; В) иди сари сол;
Г) баҳоршогун; F) Наврӯзбаҳор.

39. Таъоми соли навӣ ё наврӯзии мардуми Ҳисори шодмон, Қаратоғу Шаҳринав ва Дехнав дар гузашта асосан қадом буд?

- A) резапалав; Б) далда; В) оши кӯча (oshi darveshon);
Г) оши софӣ (palavi sofiy); F) ҳалиса.

40. Дар айёми Наврӯзи Балхи Афғонистон боз қадом ҷашини баргузор мегардад?

- A) иди гули сурҳ; Б) Сада; В) ҷашини баҳор;
Г) Мехргон; F) ҷашини фарвардин.

41. Моҳи сунбулаи соли шамсӣ ба қадом моҳҳои солшумории мелодӣ рост меояд?

- A) аз 22 май то 21 июн; Б) аз 23 июл то 22 август; В) аз 23 август то 22 сентябр; Г) аз 23 сентябр то 21 октябр; F) аз 22 октябр то 20 ноябр.

42. Шеъри:

Базми гул дар ҷамани Наврӯз аст,

Савти гулгулфиқани Наврӯз аст.

То ба гардун сухани Наврӯз аст,

Тоҷикистон Ватани Наврӯз аст. - ба қалами қадом шоири муосир тааллук дорад?

А) Камол Насрулло; Б) Бозор Собир; В) Лоиқ Шералий; Г) Муҳаммад Фоиб; F) Муъмин Қаноат.

43. «Наврӯзнома»-и қадоме аз ин донишмандони зеринро чун «Ахволи Наврӯз» (соли 1219 ҳичрӣ) ва чун «Аҳкоми Нарӯз» (соли 1246 ҳичрӣ) китобат намудаанд?

А) Хайём; Б) Туғрагли Аҳрорӣ; В) Ҳакими Тирмизӣ; Г) Шарифи Бухорӣ; F) Алиакбар ибни Муллоҳусайн.

44. Мураттиби маҷмӯаи «Наврӯзи оламафрӯз ва дигар идҳои суннатии сол»-ро муайян намоед.

А) Мирзо Муллоаҳмад; Б) Бузургзода Лутфулло; В) Муҳаммадкул Ҳазраткулов; Г) Равшани Раҳмонӣ; F) Рӯзӣ Аҳмадов.

45. Мисраи баъдинаи байти зерин, ки моли Меҳринисо аст, қадом аст?

«Навбаҳор омада, айёми дилафрӯз хуш аст»

А) Талаби Ҷоми Ҷаму базми шабафрӯз хуш аст;

Б) Накҳати шоҳаи санҷид ба имрӯз хуш аст;

В) Тобиши моҳи нави тантанаомӯз хуш аст; Г) Тараби лолаву паймони шабу рӯз хуш аст; F) Олам аз қаҳ – қаҳа лабрез, ки Наврӯз хуш аст.

46. Шеъри зерин, ки ба рӯзи сешанбеи соли 2017 мелодӣ рост омадани Наврӯзро ишора кардааст, ба қалами кӣ мутааллиқ аст?

Агар Наврӯз дар сешанбе ояд,

Яқин, он сол сар то сар беҳ ояд.

Шавад он сол пурборону пурбарф,

Ба арzonии галла меравад ҳарф.

Халоик ҷумлагӣ осуда бошанд,

Ҳама кас дар фарогат буда бошад.

Шавад мева қалилк галла бисёр,

Бувад беморию марг андак, эй ёр.

А) Рӯдакӣ; Б) Мавлонои Балхӣ; В) Лоҳутӣ; Г) Туғрал;

F) Аҷзӣ.

47. Мураттибони маҷмӯаи «Дастури наврӯзӣ» киҳоянд?

- А) В.Асрорӣ ва Р.Амонов; Б) Р.Раҳмонӣ ва Р.Аҳмадов;
- В) С.Қосимӣ ва Б.Ҳабибулло; Г) Ҷ.Рабиев ва Ф.Муродов;
- Ғ) Ш.Умарова ва Т. Исройлова.

48. Аз рӯи маълумоти А.Берунӣ рӯзи чандуми Наврӯз шоҳ фарзанду хешу табори худро пазироӣ мекардааст?

- А) 2 – юм; Б) 3 – юм; В) 4 – ум; Г) 5 – ум; Ғ) 6 – ум.

49. Навиштаҳои зайл аз қадом манбаъ гирифта шудаанд? – «Худованд ҷаҳонро дар рӯзи Наврӯз оғарид».

- А) «Бурҳони қотеъ»; Б) «Динкарт»; В) «Наврӯзнома»;
- Г) «Гулистон»; Ғ) «Маҳосин валаздод».

50. Истилоҳи дигари ҷашни Наврӯз дар Шӯғнону Роштқалъа чист?

- А) иди сари сол; Б) ҷашни фарвардин; В) Наврӯзи ҷамшедӣ; Г) хидир айём (иди калон); Ғ) Наврӯзи султонӣ.

51. Аз рӯйи эътиқод барои дар таги дег начаспидани суманак ҷанд адад сангча ё қи ҷормағз мепартоянд?

- А) 3 – то; Б) 5 – то; В) 7 – то; Г) 11 – то; Ғ) 13 – то.

52. Қадом рӯз дар Қирғизистон рӯзи асосии Наврӯз ҳисоб меёбад?

- А) 18 март; Б) 19 март; В) 20 март; Г) 21 март;
- Ғ) 22 март.

53. Дар поёни асри XIX қадом шоири соҳибном «Наврӯзнома» таълиф намудааст?

- А) С.Айнӣ; Б) А.Дониш; В) Туғрали Аҳрорӣ;
- Г) Аҷзӣ; Ғ) Савдо.

54. Моҳи ҳамали соли шамсӣ қадом аз ин давраҳои солшумории мелодиро дарбар мегирад?

- А) аз 21 март то 21 апрел; Б) аз 22 июн то 22 июля;
- В) аз 23 сентябр то 21 октябр; Г) 21 ноябр то 19 декабр;
- Ғ) 19 феврал то 20 март.

55. Соҳиби байти зерин қадом шоир аст?
Алами давлати Наврӯз ба олам бархост,
Заҳмати лашкари сармо зи сари мо бархост.
А) Дақиқӣ; Б) Саъдӣ; В) Сайидо; Г) Ашрафии
Самарқандӣ; Д) Носири Бухорӣ.
56. Мисраи баъдинаи байти зерини Нориниссоро
муайян намоед:
Аз тарфи кӯҳсорон, аз ҳусни лолазорон....
А) Эй ошиқони шайдо Наврӯзатон муборак!; Б) Шодӣ
гирифт маъво Наврӯзатон муборак!; В) Мехру садоқат ин
что Наврӯзатон муборак!; Г) Ояд садои дарё Наврӯзатон
муборак!; F) Кардем тӯй барпо Наврӯзатон муборак!
57. Маънои вожаи «Наврӯз» -ро муайян намоед:
А) рӯзи хубтарин; Б) рӯзи беҳтарин; В) рӯзи нав;
Г) рӯзи некиҳо; F) рӯзи шодмонӣ.
58. Муаллифони китоби «Наврӯзи Бадаҳшон» -ро
муайян намоед:
А) Шермуҳаммадов Б. ва Мирзоева Ш.; Б) Истроилова
Т. ва Тилавов Б.; В) Шакармамадов Н. ва Шакармамадов
О.; Г) В.Асрорӣ ва Р.Амонов; F) Раҳмонӣ Р. ва Д. Обидов.
59. Аз рӯи ишораҳои А.Берунӣ рӯзи чандуми Наврӯз
навбати қабули муъбадон аз ҷониби шоҳ мешудааст?
А) 1 –ум; Б) 2 – юм; В) 3 – юм; Г) 4 – ум; F) 5 – ум.
60. Наврӯз бубин, ки рӯйи бӯston,
Шустаст ба оби зиндагонӣ.
В-ороста шуд чу нақши Монӣ,
Он хоки сиёҳи бостонӣ.- порчаи шеърии болоӣ ба
қадоме аз ин шоирон тааллуқ дорад?
А) Рӯдакӣ; Б) Носири Хисрав; В) Лоҳутӣ; Г) Айнӣ;
Д) М.Аҷамӣ.
61. Қадоме аз донишмандони зерин Наврӯзро
«Пешонии сол» номидааст?
А) Ибни Ямин; Б) Табарӣ; В) Берунӣ;
Г) Низомулмулк; F) Наршахӣ.
62. Як ҳафта қабл аз вуруди Наврӯз баровардани
асбобу анҷоми хона, таконидани палосу кӯрпа ва дигар

лавозимоти рӯзгор дар байни мардум бо кадом ном маъмул аст?

- А) бор; Б) хонабарон (хонатакон); В) хонарӯбон;
Г) чоршанбеи охир; F) барор - баророн.

63. Рӯзи асосии Наврӯз дар Қазоқистон асосан кадом рӯз маҳсуб мешавад?

- А) 18 март; Б) 19 март; В) 20 март; Г) 21 март;
F) 22 март.

64. Андар дили ман, маҳо, дилафрӯз туй,
Ҳастанд дигарон, валек дилсӯз туй.

Шоданд ҷаҳониён ба Наврӯзу ба ид,
Иди ману Наврӯзи ман имрӯз тӯй- моли кадом шоир аст?

- А) Сино; Б) Ҷалолиддини Балхӣ; В) Ҳайём; Г) Туграл;
F) Ш.Шоҳин

65. Дар Тоҷикистон оғози Наврӯзи имсола (соли 2017) ба кадом рӯз рост меояд?

- А) панҷшанбе; Б) чумъа; В) шанбе; Г) якшанбе;
F) сеҳшанбе.

66. Дар тақвими «Ҳисоби мӯчал» номи чанд ҳайвон зикр гардидааст?

- А) 6 – то; Б) 8 – то; В) 10 – то; Г) 12 – то; F) 14 – то.

67. Аз рӯи «Ҳисоби мӯчал» имсол (соли 2017) соли чист?

- А) наҳанг; Б) мор; В) асп; Г) гӯсфанд; F) мурғ.

68. Байти зерин аз кист?

Дар рӯи хони Наврӯз рамзи баҳори дунё,
Ё ҳафтсин бибояд ё ҳафт навдаи он.

- А) М. Турсунзода; Б) М. Миршакар; В) Ҳ. Юсуфӣ;
Г) Лоик; F) М.Бахтӣ.

69. Наврӯз бо чанд унсури ғайримоддии худ ба рӯйхати мероси ғайримоддии башарии ЮНЕСКО шомил карда шуд?

- А) 68 унсур; Б) 73 унсур; В) 76 унсур; Г) 80 унсур;
F) 101 унсур.

70. Асари «Одоб ва русуми Наврӯз» ба қалами кӣ тааллук дорад?

А) Р.Раҳмонӣ; Б) Р.Аҳмадов; В) Р.Шаъбонӣ;
Г) С.Қосимӣ; F) Д.Рахимов.

71. Мутобики андешаи А.Берунӣ дар рӯзи чандуми Наврӯз шоҳ мардумро қабул менамудааст?

А) 1 –ум; Б) 2 – юм; В) 3 – юм; Г) 4 – ум; F) 5 – ум.

72. Маросими «Баҳткушоён» дар байни кадом гурӯҳи одамон гузаронида мешавад?

А) писарон; Б) занон; В) мардон; Г) духтарон;
F) мӯйсафедон.

73. Андешаи зайлро кӣ баён кардааст? – «Эътиқоди порсиён андар Наврӯз нахуст он аст, ки аввал рӯзест андар замона ва бад – ў фалак оғозид гаштан».

А) Ҷ.Балхӣ; Б) Үнсурӣ; В) Дақиқӣ; Г) Байҳақӣ;
F) М.Наршайӣ.

74. Туғрали Аҳрорӣ «Наврӯзнома»-ашро дар кадом шакли баён эҷод кардааст?

А) наср; Б) назм; В) насрӯ назм; Г) драматургия;
F) назму наср.

75. Дар байни мардуми Рӯшон, Шуғнон ва Роштқалъа маросими «ҷорҷони охир» -ро чӣ ном мебаранд?

А) ҷорҷони охир ё ҷорҷони охир; Б) аловпарак ё ҷорҷонбесуриқ; В) ҷорҷони суннӣ ё ҷорҷони сурӣ; Г) оташпарак ё ҷорҷони суннӣ; F) ҷорҷони сурук ё сафарқошӣ.

76. Маросими бо ҳадяҳо қабул кардан ва ё дар назди ҳуд пазируфтани мардуми хосу ом аз ҷониби шоҳони ориёй чӣ ном дорад?

А) гулгардонӣ; Б) хонабаророн (хонатакон);
В) ҷорҷони охир; Г) суманакпазӣ; F) бор.

77. Дар замони гузашта таъоми солинавӣ ё наврӯзии мардуми Эронро чӣ ном мебурданд?

А) оши кӯча (oshi darveshon); Б) ҳалиса; В) далда;
Г) оши софӣ (palavi sofi); F) rezapalav.

78. Андешаи «Наврӯзро дар як сол ду маротиба ҷашн мегиранд» дар кадом асар қайд шудааст?

А) «Осор-ул-боқия»; Б) «Нарұзнома»; В) «Зайн-ал-ахбор», Г) «Таърихи Бухоро», F) «Шоҳнома».

79. Наврұз дар Туркманистан асосан бо кадом ном маъмул аст?

А) Наврұзи қалолӣ; Б) қашни баҳорӣ; В) Наврұзи сұлтонӣ; Г) Наврұз байрамӣ; F) қашни баҳор.

80. Моҳи 12 – уми соли авастой чӣ ном дорад?

А) Исфанд; Б) Баҳман; В) Даий; Г) Озар; F) Обон.

81. Мураттибони маҷмӯаи «Дастовези наврұзӣ» киҳоянд?

А) В.Асрорӣ ва Р.Амонов; Б) С.Қосимӣ ва Б.Хабибулло; В) Сайдали Маъмур ва Гурез Сафар;

Г) Р. Аҳмадов ва Аминҷони Аҳмадзод;

F) Р.Раҳмонӣ ва Д.Раҳимов.

82. Шеъри «Муштоқи Наврұз», ки 4 мисрааш ин аст, моли кист?

Гули бодом бӯи нози Наврұз,

Гилеми сабза пойандози Наврұз.

Ба роҳаш абри найсон дурр бипошад,

Ки тундар оварад овози Наврұз.

А) С.Айнӣ; Б) А.Лоҳутӣ; В) М.Раҳимӣ; Г) А.Шукӯҳӣ;

F) Б. Раҳимзода.

83. Рӯзи 30 – юми моҳи авастой чӣ ном дорад?

А) Анэрон; Б) Морисфанд; В) Зомёд; Г) Осмон;

F) Аштод.

84. Порчай зайл ба кадом солшуморӣ ишора мекунад?

В – аз Ҳамал аст акраб аз рӯи нучум,

Ҳам Сунбулаву Қавс бувад дар саввум.

Савру Саратону Ҷадӣ чаҳоруми Ҳамал,

Донӣ, ки ҳаме Далв бувад дар панҷум.

Мизон, ки шашуми Ҳамал меояд,

Чавзо, Асаду Ҳут бувад дар ҳафтум.

Ҳар кас, ки ҳамин рӯзи Ҳамалро донад,

Ҳаргиз нақунад ҳисоб аз хотир гум.

А) шамсӣ; Б) қамарӣ; В) бурҷӣ; Г) ҳисоби мучал;

F) авастой.

85. Нависандаи китоби «Наврӯзи хучастапай» - ро муайян намоед:

- А) Д.Обидов; Б) Б.Тилавов; В) Ш.Мирзоева;
- Г) Ш.Умарова; F) Р.Ахмадов.

86. Бештари мутахассисон ва донишмандон киро асосгузори ҷаҳни Наврӯз медонанд?

- А) Каюмарсро; Б) Ҷамшедро; В) Зардуштро;
- Г) И smoили Сомониро; F) Яздигурди Шаҳриёро.

87. Андешаи зерин аз қадом манбъ аст? – «Аммо сабаби ниҳодани Наврӯз он будааст, ки чун бидонистанд, ки офтобро ду давр бошад; яке он ки се саду шасту панҷ рӯз ба аввалин дақиқаи Ҳамал боз ояд ба ҳамон вақт ва рӯз, ки рафта буд. Ва чун Ҷамшед он рӯзро дарёфт «Наврӯз» ном ниҳод ва ҷаҳн оин овард ва пас аз он подшоҳон ва дигар мардумон бад – ў иқтидоъ карданд».

А) аз «Таърихи Табарӣ» - и Балъамӣ; Б) аз «Бӯстон» - и Саъдӣ; В) аз «Таърихи Бухоро» - и М.Наршахӣ; Г) аз «Наврӯзнома» - и У.Хайём; F) аз «Сафарнома» - и Н.Хисрав.

88. Маросими «ҷоршанбеи охир» - ро мардуми водии Қаротегин ва Маҷтоҳӯр ҷӣ мегӯянд?

А) ҷоршанбеи охирон; Б) ҷоршанбеи суруқ; В) ҷоршанбеи охир; Г) ҷоршанбеи суннӣ; F) ҷоршанбеи сурӣ.

89. Оростани ҳони наврӯзии тоҷикон бештар бо қадом номҳо ба ҷаҳн мерасид?

А) ҳафтсин; Б) ҳафтмим; В) ҳафтзол; Г) ҳафтчим; F) ҳафтдол.

90. Маҷмӯаи «Наврӯзи хучастапай» аз ҷониби қадом муҳаққиқ гирдоварӣ шудааст?

А) Мирзо Муллоаҳмад; Б) Бузургзода Лутфулло; В) Рӯзӣ Аҳмадов; Г) Равшани Раҳмонӣ; F) Додоҷон Обидов.

91. Дар диёри Дарваз асосан ҷаҳн ҳели суманак пухта мешавад?

А) 1 ҳел; Б) 2 ҳел; В) 3 ҳел; Г) 4 ҳел; F) 5 ҳел.

92. Моҳи 6 – уми соли авастоиро муайян намоед:

- А) Фарвардин; Б) Үрдубиҳишт; В) Мурдод;
- Г) Шаҳривар; F) Баҳман.

93. Наврӯз аз рӯйи сарчашмаҳои арабӣ дар чанд навъ будааст?

А) 3 навъ; Б) 5 навъ; В) 7 навъ; Г) 9 навъ; F) 11 навъ.

94. Рӯзи 22 – юми моҳи авастоиро муайян намоед:

А) Ард; Б) Дин; В) Дай ба дин; Г) Бод; F) Ром.

95. Муаллифи байти:

Фасли Наврӯз аст, меояд ҳавои тозае,

Булбулу гулро шуда баргу навои тозае. -ро муайян намоед:

А) Ҳумоми Табрезӣ; Б) Абдулфараҷи Рунӣ; В) Манучехрӣ; Г) Ҳофиз; F) Сайидои Насафӣ.

96. Тартибиҳои маҷмӯаи «Таронаҳои наврӯзӣ»-ро муайян намоед.

А) В.Асрорӣ ва Р.Амонов; Б) Д.Обидов ва Ф.Муродов;
В) Б.Тилавов ва Н.Шакармамадов; Г) Рӯзӣ Аҳмадов ва Салоҳиддини Фатҳулло; F) Т.Истроилова ва Ш.Умарова.

97. Мисраи дуюми шеъри «Муждагонӣ» – и М.Бахтиро аниқ намоед: Эй ҳамнафасон, мужда, ки Наврӯзи баҳор аст....

А) Он душмани порина бубин хешу табор аст.; Б) Овои хуши шаршара дар савти дутор аст.; В) Чашми фалаки ғамзада ду дидаи чор аст.; Г) Дар аспи саманди ҳавасаш боз савор аст.; F) Дар субҳи фазои Ватанам турнагатор аст.

98. Асари «Наврӯзи ориёни тоҷикон» -ро кӣ иншо кардааст?

А) Чалишев С.; Б) Маҳдиев С.; В) Зеҳниева Ф.; Г) Р.Раҳмонӣ; F) Фозилов М.

99. Тибқи андешаи А.Берунӣ рӯзи чандуми Наврӯзро «Наврӯзи бузург» меномиданд?

А) 2 – юм; Б) 3 – юм; В) 4 – ум; Г) 5 – ум; F) 6 – ум.

100. «Ва дастаи дигар аз эрониён мегӯянд, ки Ҷамshed дар шаҳрҳо зиёд гардиш менамуд ва чун хост дар Ozarbojxon дохил шавад бар сарире аз зар нишастан ва мардум ба дӯши худ он таҳтро мебурданд ва чун партави

офтоб бар он тахт битобид ва мардум онро диданд, ин рӯзро ид гирифтанд» - иқтибос аз кадом асари олим аст?

А) аз «Форснома» - и ибни Балхӣ; Б) аз «Осор – ул - боқия» - и А. Берунӣ; В) аз «Наврӯзнома» - и У.Хайём; Г) аз «Таърихи Бухоро» - и М.Наршахӣ; F) аз «Наводир – ул - вақоء» - и А. Дониш.

101. Маросими «чоршанбеи охир» дар байни мардуми вилояти Андиҷон бо кадом ном бештар маълум аст?

А) чоршанбеи сурӯк; Б) чоршамбеи суннӣ;
В) чоршанбеи охирон; Г) чоршанбеи сурӣ;
F) сафарқошӣ.

102. Рамзи покӣ ва бегуноҳӣ кадом ранг аст?

А) сабз; Б) сафед; В) сурҳ; Г) кабуд; F) ҷигарӣ.

103. Ҳоло дар Тоҷикистон кадом солшуморӣ амал карда истодааст?

А) шамсӣ; Б) мелодӣ; В) қамарӣ; Г) яздигурдӣ;
F) авасой.

104. Порчай шеърии зеринро кӣ иншо намудааст?

Ҷаҳон аз боди наврӯзӣ ҷавон шуд,

Зиҳӣ зебо, ки ин соат ҷаҳон шуд.

Шамоли субҳдам мушкиннафас гашт,

Сабои гарми ў анбарфишон шуд.

А) Дақиқӣ; Б) Үнсурӣ; В) Фаридаддини Аттор;
Г) А.Чомӣ; F) Ҳилолӣ.

105. Моҳи 4 – уми соли авастоиро аниқ қунед:

А) Ҳурдод; Б) Тир; В) Обон; Г) Озар; F) Исфанд.

106. Рӯзи 18 – уми моҳи авастоиро аниқ қунед:

А) Дай ба Озар; Б) Дай ба Мехр; В) Рашан; Г) Баҳром;

F) Ром.

107. Шеъри зеринро кӣ иншо кардааст?

Дар орзуи бӯйи гули Наврӯзам,

Дар ҳасрати он нигори оламсӯзам.

Аз шамъ се гуна кор меомӯзам:

Мегиряму мегудозаму месӯзам.

А) Саъди Салмон; Б) Ҷ. Румӣ; В) Саъдии Шерозӣ;
Г) Үнсурӣ; F) Давлатшоҳи Самарқандӣ.

108. Хилъати Наврӯз бин рост ба болои сарв,
Рехтани симу зар рехта дар пои сарв. – муаллифи
байти болой кист?
А) Ҳасани Дехлавӣ; Б) Амирхусрави Дехлавӣ;
В) Зебуннисо; Г) Бедил; F) Калими Кошонӣ.
109. Шоҳ Ҷамшед ба Каюмарс чӣ гуна робитаи
хешутаборӣ дошт?
А) бародари Каюмарс буд; Б) фарзанди Каюмарс буд;
В) аберай Каюмарс буд; Г) набераи Каюмарс буд;
F) падари Каюмарс буд.
110. Наврӯз кай ба рӯйхати мероси ғайримоддии
башарии ЮНЕСКО ворид гардид?
А) 27 сентябри соли 2007; Б) 28 сентябри соли 2008;
В) 30 сентябри соли 2009; Г) 29 сентябри соли 2010; F) 29
сентябри соли 2011.
111. Китоби «Таърихи Бухоро», ки ҳамчун сарчашма
доир ба ҷашни Наврӯз ҳисобида мешавад, моли кист?
А) Камоли Ҳучандӣ; Б) Муҳаммад Наршахӣ;
В) Савдо; Г) Дақиқӣ; F) Носири Ҳисрав.
112. «Чун Ҷамшед барои худ таҳт бисоҳт, дар ин рӯз
ба он савор шуд ва ҷин ва шаётин онро ҳамл карданд ва
ба як рӯз ба кӯхи Ҷамованд ва Бобул омад ва мардум
барои дидани ин амр дар шигифт шуданд ва ин рӯзро ид
гирифтанд» - гуфтаҳои қадом мутафаккир аст?
А) Ҳилолӣ; Б) У.Хайём; В) Н.Ҳисрав;
Г) Д. Самарқандӣ; F) А.Берунӣ.
113. Ҷамшед шоҳи ҷандуми сулолаи Пешдодиён аст?
А) 1 –ум; Б) 3-ум; В) 4-ум; Г) 5 – ум; F) 7-ум.
114. Мисраи баъдинаи шеъри Камоли Ҳучандиро
муайян намоед:
Навбахорон зи гулам бӯи ту хуш меояд...,
А) Ки маро қомати дилҷӯи ту хуш меояд.; Б) Бандаро
ҳалқаи гесӯи ту хуш меояд.; В) Ҳамаро боғу маро рӯи ту
хуш меояд.; Г) Накҳати хоки сари кӯи ту хуш меояд.;
F) Шева аз нарғиси ҷодуи ту хуш меояд.

115. Ҳоло мавзеи «Тахти Җамшед» дар қадом давлат аст?

- А) Тоҷикистон; Б) Афғонистон; В) Ҳиндустон;
- Г) Эрон; F) Покистон.

116. «Дай» - моҳи чандуми соли авастоиро мегӯянд?

- А) моҳи 2 – юм; Б) моҳи 4 – ум; В) моҳи 6 – ум; Г) моҳи 8 – ум; F) моҳи 10 – ум.

117. Ба андешаи Берунӣ рӯзи шашуми Наврӯзро, ки гӯё Ҳудованд дар ин рӯз Муштариро оварид ва соати фарҳундатарини он рӯз Муштарӣ аст, чӣ ном мебаранд?

- А) рӯзи Муштарӣ; Б) рӯзи бахшиш; В) рӯзи умед;
- Г) рӯзи тӯхфаҳо; F) рӯзи хуб.

118. «Амурдод» - номи рӯзи чандуми моҳ аст?

- А) 3 – юм; Б) 4 – ум; В) 7 – ум; Г) 8 – ум; F) 12 – ум.

119. Байти зерин моли кист?

Наврӯз рӯзи хуррамии беадад бувад,

Рӯзи тавофи соқии хурshedҳад бувад.

- А) Шоҳин; Б) Мануҷехрии Домғонӣ; В) Калими Кошонӣ; Г) Рӯдакӣ; F) Саъдӣ.

120. Байти зерин ишора ба қадом маросим меқунад?

Зи Чину Ҳутан ҳадяҳо соҳтанд,

Ба он кор ганче бипардоҳтанд.

- А) чоршанбеи охир; Б) идӣ; В) бор; Г) суманакпазӣ;

- F) хони наврӯзӣ.

121. Оғози Наврӯз - ҳамчун ҷашни байналмилалӣ қадом рӯз аст?

- А) 18 март; Б) 19 март; В) 20 март; Г) 21 март; F) 22 март.

122. Китоби дарсии «Эҷодиёти гуфтории мардуми тоҷик» -ро, ки дар бораи Наврӯз ҳам иттилоъ додааст, кӣ навиштааст?

- А) Шакармамадов Н.; Б) Шермуҳаммадов Б.;
- В) Тилавов Б.; Г) Сӯфиев А.; F) Р.Раҳмонӣ.

123. Мисрай дуюми байти зерини Ҳилолӣ қадом аст?

Рӯзи Наврӯз аст, сарви гулӯзори ман кучост? ...

А) Чобуки сайдафкани мардумшикори ман кучост?;
Б) Ё раб, он ороми чони бекарори ман кучост?;
В) Марҳами доги дили умединори ман кучост?; Г) Дар чаман ёрон ҳама чамъанд, ёри ман кучост?; F) К-он сияхрӯз парешон- рӯзгори ман кучост?

124. Кадоме аз фарзандони фарзонаи миллат баҳри ҷаҳонӣ шудани ҷаҳни Наврӯз бештар ҳиссагузор аст?

А) С.Айнӣ; Б) Б.Фафуров; В) М. Турсунзода;
Г) Э.Раҳмон; F) М.Қаноат.

125. Тоҷикони Сурхандарёи Ӯзбекистон маросими «ҷорҷарбони охир» -ро чӣ ном мебаранд?

А) шаби аловбозӣ; Б) аловпарак; В) оташпарак;
Г) шаби алавафрӯз; F) шаби оташпарак.

126. «Сурӯш» - рӯзи ҷандуми моҳи шамсиро мегӯянд?

А) 17 – ум; Б) 18 – ум; В) 24 – ум; Г) 25 – ум; F) 29 – ум.

127. Тибқи андешаи фолклоршинос – Р. Раҳмонӣ Наврӯз такрибан таърихи ҷандҳазорсола дорад?

А) 7 ҳазорсола; Б) 8 ҳазорсола; В) 10 ҳазорсола; Г) 4 ҳазорсола; F) 3 ҳазорсола.

128. Кадоме аз шоирони зерин муаллифи порчай шеърии зайл аст?

Наврӯз расиду ба гул андуд ҷаҳонро,
Султони Ирам соҳт заминрову замонро.
Боди нағаси бара дами сабза ҷаридан
Гулдаста қунад ҷӯби кафи дasti шубонро.

А) Хоқонии Шервонӣ; Б) Нахлии Бухорӣ;
В) Мавлонои Балхӣ; Г) Саъдии Шерозӣ; F) Манучехрӣ.

129. Аз нигоҳи А.Берунӣ Наврӯз дар аҳди Сосониён ҷанд рӯз ҷаҳни гирифтта мешудааст?

А) 3 рӯз; Б) 4 рӯз; В) 5 рӯз; Г) 6 рӯз; F) 7 рӯз.

130. Қарори Ҳукumat дар ҳусуси ботантана ҷаҳни гирифтани Наврӯз дар замони Шӯравӣ кай ба тасвиб расида буд?

А) моҳи декабри соли 1977; Б) моҳи январи соли 1978;
В) моҳи феврали соли 1979; Г) моҳи марта соли 1980;
F) моҳи апрели соли 1981.

131. Мутобиқи тақвими өзбек шаҳарлариниң калони як сол ба чанд вақт баробар аст?

А) 363 рўзу 3 соату 43 дақиқаву 22 сония; Б) 364 рўзу 4 соату 45 дақиқаву 23 сония; В) 365 рўзу 5 соату 48 дақиқаву 24 сония; Г) 366 рўзу 6 соату 41 дақиқаву 26 сония; F) 367 рўзу 7 соату 47 дақиқаву 28 сония.

132. Ба андешаи Берунӣ бо фармони қадоме аз ин шоҳон обпошӣ ё дар бомдоди Наврӯз худро шустан одат шудааст?

А) Каюмарс; Б) Ҳурмузд; В) Ҷамшед; Г) Ҳушанг; F) Кайковус.

133. Андешаи «Ба шаҳриёри Ҷами далер на сармо буду на гармо, на пирӣ буду на марг ва на рашки девофарида. Падару писар ҳар як (ба ҷашми дигаре) понздаҳсола менамуд» - иқтибос аз қадом асар аст?

А) «Наврӯзнома»; Б) «Таърихи Табарӣ»; В) «Авесто»; Г) «Осор-ул-боқия»; F) «Тоҷикон».

134. «Ҳур» - рўзи чандуми моҳи шамсӣ унвон дорад?

А) 10 – ум; Б) 11 – ум; В) 15 – ум; Г) 16 – ум; F) 21 – ум.

135. Байти зерин моли кист?

Омада Наврӯз ҳам аз бомдод,

Омаданаш фарруху фархунда бод.

А) Саной; Б) Үнсурӣ; В) Фарруҳӣ; Г) Манучехрӣ; F) Дақиқӣ.

136. «Наврӯзнома» - и аввалинро кӣ иншо кардааст?

А) Восифӣ; Б) Умари Ҳайём; В) Дақиқӣ; Г) Н. Ҳисрав; F) А.Берунӣ.

137. Сухани «Зардии ман аз ту, сурхии ту аз ман» дар қадом маросим гуфта мешавад?

А) баҳткушоён; Б) суманакпазӣ; В) сездаҳбадар; Г) чоршанбеи охир; F) ҳангоми омадани мири наврӯзӣ.

138. Дар асари «Осор-ул-боқия»-и А.Берунӣ аз гум кардани қадом ашёи паёмбар Сулаймон ибни Довуд сухан меравад?

А) асо; Б) либоси шоҳӣ; В) ангуштарӣ; Г) тоҷ; F) гарданбанд.

139. Мувофиқи ақидаи Муҳаммад Наршахӣ мардуми Бухоро пеш аз баромадани офтоби наврӯзӣ ба ёди Сиёвуш кадом чонварро мекуштанд?

- А) гӯсфанд; Б) бози сафед; В) хурӯс; Г) уштур; F) гӯсола.

140. «Амир Музаффар ... хар баҳор сайри Наврӯз ташкил медод, ки сайрҳои ӯ то ду моҳ, ҳатто ҳафтод рӯз давом мекард» - ин қайдҳои кадом донишманди тоҷик аст?

- А) А. Дониш; Б) Б. Faфуров; В) С.Айнӣ; Г) С.Улугзода; F) М.Миршакар.

141. Пеш аз истилои араб кадом анвоъ дар хони наврӯзӣ роиҷ буд?

- А) ҳафтамшоспандон; Б) ҳафтмим; В) ҳафтшин; Г) ҳафтҷим; F) ҳафтдол.

142. Таъоми соли навӣ ё наврӯзии мардуми Самарқанд дар гузашта асосан чӣ ҳисоб мешуд?

- А) резапалав; Б) самбӯса; В) оши кӯча (oshi дарвешон); Г) оши соғӣ (палави соғӣ); F) далда.

143. Дар Бухоро ба ҷойи «ҳафт син» ва «ҳафт шин» чӣ амали дигар анҷом дода мешуд?

- А) ҳафт ахтарон; Б) ҳафтгона; В) ҳафт салом; Г) ҳафт корон; F) ҳафт сухан.

144. Мувофиқи ақидаи А.Берунӣ Сулаймон ибни Довуд пас аз ҷанд рӯз ангуштари ҳудро пайдо менамояд?

- А) 7 рӯз; Б) 12 рӯз; В) 20 рӯз; Г) 40 рӯз; F) 42 рӯз.

145. «Мехр» - моҳи ҷандуми соли авастоӣ унвон дорад?

- А) моҳи 1 – ум; Б) моҳи 3 – юм; В) моҳи 5 – ум; Г) моҳи 7 – ум; F) моҳи 9 – ум.

146. Шеъри зерин ба қалами кӣ тааллук дорад?

Ҷаҳон анҷуман шуд барӣ таҳти ӯй,

Шигифтӣ фурӯ монда аз баҳти ӯй.

Ба Ҷамшед бар гавҳар афшонданд,

Мар – он рӯзро рӯзи наъонданд.

А) Н.Ганчавӣ; Б) У.Хайём; В) Фирдавсӣ; Г) Наршахӣ;
F) Ҳофиз.

147. Китоби дарсии «Фолклори тоҷик», ки соли 2009 таълиф шудааст ва дар бораи ҷашни Наврӯз низ маълумот додааст, моли қадом фолклоршинос аст?

А) Р.Амонов; Б) В.Асрорӣ; В) Д.Рахимов;
Г) Р.Раҳмонӣ; F) Н.Маъсумӣ.

148. Асари «Китоб-ут-тафҳим»-и А.Бурунӣ, ки оид ба Наврӯз маълумот медиҳад, дар қадом шакл таълиф шудааст?

А) дар шакли нақл; Б) дар шакли мунозира; В) дар шакли саволу ҷавоб; Г) дар шакли баҳс; F) дар шакли назм.

149. Тибқи яке аз ривоятҳои «Осор-ул-боқия»-и А.Берунӣ шоҳ Ҷамшед дар як рӯз аз қадом кӯҳ то Бобул омад?

А) Албурз; Б) Ҳимолой; В) Дамованд; Г) кӯҳи сафед;
F) кӯҳи Қоф.

150. «Ҳар кӣ Наврӯз ҷашн қунад ва ба ҳуррамӣ пайвандад, то Наврӯзи дигар умр дар шодӣ ва ҳуррамӣ гузорад» - сухани қадом наврӯзшинос аст?

А) А.Берунӣ; Б) Шоҳин; В) М.Наршахӣ; Г) А.Савдо;
F) У.Хайём.

151. Маросими «ҷоршанбеи охир» -ро мардуми Ҳуҷанд бештар чӣ ғуна ном мебаранд?

А) ҷоршанбеи сурӣ; Б) ҷоршанбеи охирон;
В) ҷоршанбеи суруқ; Г) сафарқошӣ; F) ҷоршамбеи суннӣ.

152. «Урдубиҳишт» - номи моҳи ҷандуми соли авастоӣ аст?

А) моҳи 1 – ум; Б) моҳи 2 – юм; В) моҳи 3 – юм;
Г) моҳи 4 – ум; F) моҳи 5 – ум.

153. Шеъри:

Айёми рабеъу иди Наврӯз омад,
Наврӯз шуду ба ҳалқ нав рӯз омад,
Тифлони дабистон ҳама гаштанд озод,

Озодии Наврӯз зи Наврӯз омад –ро кӣ иншо кардааст?

А) Носири Бухорой; Б) Манучехрӣ; В) Зебуннисо;
Г) Туғрал; F) А.Савдо.

154. Таъбири «Шогун баҳор муборак» ба қадом минтақа хос аст?

А) Ҳатлон; Б) Суғд; В) Бадахшон; Г) Рашт; F) Ҳисор.

155. Қадоме аз ин ҳӯрокҳо бо омадани ҷашни Наврӯз омада мешаванд?

А) оши палав; Б) ширкаду; В) суманак; Г) ширбиринҷ;
F) манту.

156. Дар Ҷиср ҷашни Наврӯз (Найруз)-ро дар қадом моҳ таҷлил мекунанд?

А) феврал; Б) март; В) декабр; Г) сентябр; F) апрел.

157. Ҷуаллифони китоби дарсии «Эҷодиёти даҳанакии ҳалқи тоҷик», ки дар он роҷеъ ба Наврӯз иттилоъ дода шудааст, киҳоянд?

А) Р. Раҳмонӣ ва Д.Раҳимов; Б) Р.Аҳмадов ва Р.Қодиров; В) В.Асрорӣ ва Р.Амонов; Г) С.Қосимӣ ва Б.Ҳабибулло; F) Обидов Д. ва С.Маҳдиев.

158. Дар маросими «Суманакпазӣ» асосан қадом гурӯҳи мардум иштирок мекунанд?

А) ҷавонписарон; Б) мӯйсафедон; В) занон ва духтарон; Г) кӯдакон ва ҷавонон; F) мардон.

159. Шеъри зерин моли қадом шоира аст?

То боди саборо ба гулистон гузаре ҳаст,

Мурғони чаманро ба раҳи гул назаре ҳаст.

Навмед набояд шудан аз гардиши айём,

Ҳар шом, ки ояд зи пайи он сахаре ҳаст.

Биншин нафасе булбули шӯрида, ки имрӯз

Бо нолаи зори дили ман ҳам асаре ҳаст.

Гах шарбати васлат ба лаби ташна надоданд,

Бемори ғами ишқи туро ҷашми таре ҳаст.

Ҷашмам ба раҳи қофилаи бӯй висолат,

Дар қӯйи ту аз боди сабо то хабаре ҳаст.

А) Робияи Балхӣ; Б) Маҳастӣ; В) Гулруҳсор;
Г) Зебуннисо; F) Шаҳрия

160. Дар Эрон ва Осиёи Марказӣ аз асри VII то мелод
кадом тақвим чорӣ буд?

А) авастой; Б) григорянӣ; В) мӯчалий; Г) шамсӣ;
F) камарӣ.

161. Муаллифи асари «Осор-ул-боқия» -ро, ки доир ба
Наврӯз маълумот додаст, муайян намоед:

А) Рӯдакӣ; Б) Абӯрайхони Берунӣ; В) Фарруҳии
Сиистонӣ; Г) Умари Хайём; F) Муҳаммад Наршахӣ.

162. Дар Озарбойҷон кадом рӯзҳо Наврӯзро таҷлил
мекунанд?

А) 18 – 21 март; Б) 19 – 22 март; В) 20 – 23 март; Г) 21 –
24 март; F) 22 – 25 март.

163. Байти зеринро кадом шоир эҷод кардааст?

Чу ояд ба сӯйи Ҳамал офтоб,

Чаҳонро шавад, тоза аҳди шубоб.

А) Ашрафии Самарқандӣ; Б) Сайидо; В) Дақиқӣ;
Г) Рӯдакӣ; F) Носири Хисрав.

164. Тибки баъзе маълумотҳо охирон рӯзи ҷашни
Наврӯз бо кадоме аз маросимҳои зайл ба охир мерасад?

А) сездаҳбадар; Б) баҳткушӣ; В) ҷуфтбаророн;
Г) суманакпазӣ; F) сайри гули лола.

165. Деворнигораи «Базми наврӯзӣ», ки ба асри VI-VII
тааллук дорад, дар кадом шаҳр ё ноҳияи вилояти Суғд
ҷойгир аст?

А) Исфара; Б) Айнӣ; В) Панҷакент; Г) Деваштич;
F) Ҳучанд.

166. Соли навро дар Суғди қадим чӣ ғуна ном
мебурданд?

А) Навсард; Б) Нугрӯз; В) Нейрӯз; Г) рӯзи хваш;
F) рӯзи нек.

167. Наврӯз кадом сол ба иди миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон мубаддал гашт?

А) соли 1989; Б) соли 1990; В) соли 1991; Г) соли 1992;
F) соли 1993.

168. «Наврӯз дасти одамонро гирифта, чониби табиат мекашад»-андешаи кадоме аз ин донишмандон аст?

А) Б. Ғафуров; Б) М.Лутфуллоев; В) Р.Раҳмонӣ; Г) Р. Аҳмадов; F) М.Қаноат.

169. Кадоме аз ин бозихо аз замони қадим то ба имрӯз хоси Наврӯз аст?

А) бокс; Б) лижаронӣ; В) волейбол; Г) хурӯсчанг; F) футбол.

170. Дар кадоме аз ин китобҳо Наврӯзро «Пешонии соли нав» гуфтаанд?

А) «Таърихи Табарӣ»; Б) «Худоинома»; В) «Китоб-ут-тафхим»; Г) «Наврӯзнома»; F) «Шоҳнома».

171. Дар Наврӯз маросиме ҳаст, ки як нафар ба ҷойи шоҳ «Мири наврӯзӣ» эълон мешавад ва ҳукми ӯ чанд рӯз идома мёбад?

А) 3 рӯз; Б) 5 рӯз; В) 13 рӯз; Г) 19 рӯз; Г) 21 рӯз.

172. Мураттибони маҷмӯаи «Байтбараки наврӯзӣ»-ро муайян намоед.

А) О. Сафарзода ва Ҳокими Азиз; Б) Шоҳзамон Раҳмон ва Нуралий Нурзод; В) Ш. Солеҳов ва Ш.Холов; Г) Мирзо Муллоаҳмад ва С.Зиёев; F) Чамолиддин Саидзода ва Р.Худоёров.

173. Дар баъзе аз маҳалҳои тоҷикнишин ба ҷойи «ҳафт син» ва «ҳафт шин» бештар боз кадом «ҳафт»-и дигар маъмул будааст?

А) ҳафт нун; Б) ҳафт мим; В) ҳафт зол; Г) ҳафт гайн; F) ҳафт дол.

174. Абурайхони Берунӣ мегӯяд: «Наврӯзро ба ду сурат ном мегиранд». Кадоме аз ин варианҳои поёнӣ ба гуфтаи А.Берунӣ мувоғиқ аст?

А) Наврӯз ва Некрӯз; Б) Наврӯз ва Нуҳрӯз; В) Наврӯз ва Найрӯз; Г) Наврӯз ва Нимрӯз; F) Наврӯз ва Беҳрӯз.

175. Гули баҳманро дар минтақаи шимоли Тоҷикистон чӣ мегӯнд?

А) чоргул; Б) нарғис; В) баҳорона; Г) бойчечак; F) лола.

176. Соҳиби ин сухан кист?
Чи хуш аҳдест фасли навбаҳорон,
К-аз он хуштар набошад рӯзгорон.
Ба ёд орад зи айёми чавонӣ,
Зи умри рафта андар комронӣ.
А) Возех; Б) Савдо; В) Шоҳин; Г) Саидалӣ Вализода;
F) Саид Холзода.
177. Дар қисмати чоруми «Ёддоштҳо»-и С.Айнӣ сухан оид ба ҷорбоги Амир Музаффар ва сайри наврӯзии ӯ меравад ва гӯед, ки он сайр чӣ ном дошт?
А) сайри гули лола; Б) сайри ширбадан; В) сайри гулҳо; Г) сайри сияҳгуш; F) сайри наврӯзӣ.
178. Оташафрӯзӣ хоси қадоме аз ин маросимҳои наврӯзишт?
А) суманкпазӣ; Б) сайри гули лола; В) ҷоршанбесурӣ; Г) ҷуфтбарон; F) ҳонабарон.
179. Дар қадом қисмати китоби «Авесто» оид ба Наврӯз маълумот дода шудааст?
А) Ясно; Б) Готҳо; В) Вандидот; Г) Виспарад;
F) Ясно – Готҳо
180. Дар қадом минтақаи Тоҷикистон орд пошидан ба китфи одаме, ки ба табрики наврӯзӣ меояд, бештар маъмул аст?
А) Ҳатлон; Б) Суғд; В) Бадаҳшон; Г) Ҳисор; F) Рашт.
181. Абурайҳони Берунӣ пайдоиши Наврӯзро ба қадом паёмбар рабт медиҳад?
А) Сулаймон; Б) Юсуфи набӣ; В) Нуҳи набӣ; Г) Исҳоқи паёмбар; F) Муҳаммад паёмбар.
182. Мувоғики ақидаи А.Берунӣ қадом паранда ба Сулаймон паёмбар об медиҳад ва бад-ин васила пошидани об ба ҳадя намудан дар ин ҷаши маъмул гардидааст?
А) парасту; Б) бози сафед; В) кабутар; Г) булбул; F) кабк.
183. Қадоме аз шоирони мӯосири тоҷик ин шеърро навиштааст?

Гули бодом бўи нози Наврӯз,
Гилеми сабза пойандози Наврӯз.

Ба роҳаш абри найсон дурр бипошад,
Ки тундар оварад овози Наврӯз.

А) Аминҷон Шукуҳӣ; Б) Бокӣ Раҳимзода; В) Меҳмон
Баҳти; Г) Гулназар; F) Аскар Ҳаким;

184. Дар забони паҳлавӣ аз Наврӯз чӣ гуна ном бурда
мешавад?

А) Нанрӯз; Б) Найрӯз; В) Нукруч; Г) Некрӯз;
F) Накрӯз.

185. Кадоме аз вариантҳои поёни посухи «Шогун
баҳор муборак»-и мардуми Бадаҳшонро ифода менамояд?

А) рӯйи Шумо муборак; Б) ба Шумо ҳам муборак;
В) ба ҳамаи Шумо муборак; Г) ба рӯйи Шумо муборак;
F) мубораки Шумо бошад.

186. Фасли баҳор инчунин, бонги ҳазор инчунин,
Чехра кушо, ғазал саро, бода биёр инчунин.

Ашки чакидаам бубин, ҳам ба нигоҳи худ нигар,
Рез ба найситони ман барку шарор инчунин.

Боди баҳорро бигӯ, пай ба хаёли ман барад,
Водиву даштро диҳад нақшу нигор инчунин.

Зодаи боғу роғро аз нағасам таровате,
Дар чамани ту зистам бо гулу хор инчунин.

Олами обу хокро бар маҳаки дилам бисой,
Равшану тори хешол гир аёрг инчунин.

Дил ба касе набохта, бо ду чаҳон насохта,

Ман ба ҳузури ту расам, рӯзи шумор инчунин. – ин
шеър маҳсули тафаккури кадом донишманд аст?

А) Зикриёи Розӣ; Б) Хайём; В) Мавлонои Балҳӣ;
Г) Иқбол; F) Дониш.

187. Аз давраи салтанати кадом сулола роҷеъ ба
маросими Наврӯз иттилои бештари гаронарзише боқӣ
мондааст?

А) Ҳахоманишиён; Б) Ашкониён; В) Сосониён;
Г) Сомониён; F) Фуриён.

188. Мувофиқи ақидаи наврӯзшиносон пагоҳии рӯзи Наврӯз кадом парандай сафедро шоҳони сосонӣ парвоз медоданд?

А) кабутари сафед; Б) бози сафед; В) қумрии сафед; Г) кабки сафед; F) уқоби сафед.

189. Дар маросими Наврӯз кадом ранг бештар мавқеи муҳим дорад?

А) сурх; Б) сабз; В) сафед; Г) зард; F) сурх.

190. Аз рӯйи эътиқод ба ҷойи чормағз дар баъзе маҳалҳо боз чиро барои дар таги дег начаспидани суманак меандозанд?

А) сангча; Б) шоҳаи дараҳт; В) донаи ҷав; Г) донаи зардолу; F) себ.

191. Дар Бадахшони Тоҷикистон дар рӯзҳои ҷашни Наврӯз шоҳчай кадом дараҳтро ба даст мегиранд?

А) шоҳчай тут; Б) шоҳчай арча; В) шоҳчай бед; Г) шоҳчай бодом; F) шоҳчай шафттолу.

192. Наврӯз барои мардуми тоҷик чӣ гуна ҷашн аст?

А) динӣ; Б) давлатӣ; В) маҳаллӣ; Г) миллӣ; F) хонаводагӣ.

193. Чиро эътидоли баҳорӣ мегӯянд?

А) ҷорҷар; Б) барборшавии шабу рӯзро; В) маросими суманакпазиро; Г) рӯзи охирини ҷашни наврӯзро; F) нобаробарии шабу рӯзро.

194. Мисраи баъдии байти зерини шоири хушзварӣ тоҷик – Рустами Ваҳҳоб-ро аниқ намоед:

Бозой, эй фариштаи фарруҳпай... ,

А) Дар остонаи ту қуҳистон аст; Б) Дар обгина лаъли Бадахшон аст; В) Бозой, эй ки дар қадамат ҷон аст; Г) Аз сабза сад саҳифаву девон аст; F) Ҳар лола як пиёлаи паймон аст.

195. Маросими «Сайри гули лола»-ро дар минтақаи Кӯлоб боз чӣ ном мебаранд?

А) гули лола; Б) сайри баҳор; В) лолаи наврӯзӣ; Г) лолачинон; F) сайри бойчечак.

196. Зардуштиёни Эрон Наврӯзро чанд рӯз ҷаши мегиранд?

А) 5 рӯз; Б) 13 рӯз; В) 21 рӯз; Г) 33 рӯз; F) 40 рӯз.

197. Дар солшумории Яздигурдии то аҳди ислом рӯзи 19-уми моҳи фарвардин – яъне рӯзи хотимаёбии Наврӯз кадом рӯз буд?

А) баҳманмоҳ; Б) хурдодмоҳ; В) даймоҳ;
Г) фарвардинмоҳ; F) тирмоҳ.

198. Маҳмуди Гардезӣ дар «Зайн-ул-ахбор» Наврӯзро чӣ ном бурдааст?

А) рӯзи нек; Б) соли навин; В) сари сол; Г) рӯзи нав;
F) рӯзи ҷадид.

199. Собиқ Давлати Иттиҳоди Шӯравӣ дар қаламрави ҳуд ҷашнгирии Наврӯзро кадом сол манъ кард?

А) соли 1926; Б) соли 1945; В) соли 1971; Г) соли 1985;
F) соли 1989.

200. Наврӯзро бештари муҳаққиқон бар ду қисм чудо намудаанд. Онҳоро муайян намоед.

А) Наврӯзи баҳору офтоб; Б) Наврӯзи неку бад;
В) Наврӯзи омма ва хосса; Г) Наврӯзи шоҳон ва раият;
F) Наврӯзи нек ва бад.

201. Мураттиби маҷмӯаи «Наврӯзи Суғд»-ро муайян кунед?

А) Р.Раҳмонӣ; Б) Н. Шакармамадов; В) А. Сӯфиев;
Г) Нуралий Нурзод; F) Фарзона.

202. «Наврӯзи Тоҷикистон – Наврӯзи даврони истиқлол паёмовару оғозгари рӯзгори шоду ҳуррам, ҳавиди баҳту саодат ва фардои дурахшони кишвар аст» - сухани кадоме аз ин шаҳсиятҳои фарҳангист?

А) Б.Фафуров; Б) М.Шакурӣ; В) Эмомалий Раҳмон;
Г) Садриддин Айнӣ; F) Бозор Собир.

203. Иди суннатии Дайгон ё шаби Ялдо, ки ба Наврӯз робита дорад, ҳамчун шаби дарозтарини зимистон кай сурат мегирад?

А) 29 ноябр; Б) 21 декабр; В) 31 декабр; Г) 1 январ; F) 5 феврал.

204. Ҷашни Сада, ки 50 шабу 50 рӯз пеш аз Наврӯз мұқаррар гардидааст, ба кадам рӯз рост меояд?

- А) 27 январ; Б) 30 январ; В) 2 феврал; Г) 11 феврал;
F) 3 март.

205. Асари «Наврӯзнома»-и Умари Хайём аз чанд боб иборат аст?

- А) 7 боб; Б) 9 боб; В) 14 боб; Г) 21 боб; F) 24 боб.

206. Андешаи «Ҷашни Наврӯз ба унвони суннати зиндаи халқ замонати бақои рӯзгори мост» ба қалами кӣ мутааллиқ аст?

- А) Камол Насрулло; Б) Мехмон Бахтӣ; В) Абдулҳамид Самад; Г) Акбари Турсун; F) Лоиқ Шералиӣ.

207. Маросиме, ки дар иди Наврӯз қайд карда мешуд ва ба ҷонварон (ё ҳайвонот) алокা дорад, чӣ ном дорад?

- А) ҷоршанбесурӣ; Б) ҷуфтбаророн; В) суманакпазӣ;
Г) гулгардонӣ; F) ҳонатаконӣ.

208. «Наврӯзгоҳ» - и Душанбе кадом сол күшода шуд?

- А) соли 2009; Б) соли 2011; В) соли 2013; Г) соли 2014;
F) соли 2015.

209. Ҷашни Наврӯзи Ҳучанд дар асрҳои 19-20 дар кадом мавзеъ ҷашни гирифта мешуд?

- А) дар маркази шаҳр; Б) дар лаби дарёи Сир; В) дар наздикии кӯҳ; Г) дар назди бозор; F) дар ҳар мавзеъ алоҳида.

210. «Наврӯз, кӣ ҷашни ҷаҳонӣ шудааст, бигзор ҳар сол инсонҳоро ба ҳамдигар наздиктар ва аз сарвати дустии бародарӣ баҳравар намоад» - сухани кист?

- А) С. Айнӣ; Б) М. Бахтӣ; В) Э. Раҳмон; Г) М. Қаноат;
F) Р. Аҳмадов.

ЧАВОБҲОИ ТЕСТҲОИ НАВРӮЗӢ

Тоҷикон дар масири пуртазоди
таъриҳи суннати неки аҷдодӣ—
Наврӯзро баробари забони
модарии худ хиғз намуданд.

Эмомали Рахмон

Савол	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ҷавоб	В	Г	А	Г	Б	Г	Г	В	В	Б	А	Ғ	Ғ	Ғ	В

Савол	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ҷавоб	А	Г	В	В	Г	Г	В	В	Г	В	Г	Б	Б	В	А

Савол	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Ҷавоб	А	В	В	Г	В	Б	Б	А	В	А	А	Г	В	В	Ғ

Савол	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Ҷавоб	Г	В	Г	А	Г	В	Г	В	А	Б	Г	В	В	В	Б

Савол	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Ҷавоб	В	Б	Ғ	Б	Ғ	Г	Ғ	Г	Г	В	А	Г	Ғ	Б	Б

Савол	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Ҷавоб	Ғ	Б	А	В	А	Г	Ғ	А	В	Ғ	Б	Г	А	А	В

Савол	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Ҷавоб	Б	Г	Б	Г	Ғ	Г	Ғ	Г	Ғ	Б	Ғ	Б	Б	В	Б

Савол	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Ҷавоб	Б	Г	Б	Г	Ғ	Г	Ғ	Г	Ғ	Б	Ғ	Б	Б	В	Б

Савол	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
Чавоб	Г	F	Г	Г	A	A	A	Б	Г	Б	В	В	В	Б	Г

Савол	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
Чавоб	Б	Г	В	В	В	В	А	В	Г	Г	В	В	В	В	F

Савол	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
Чавоб	В	В	Г	В	В	Г	В	В	Г	А	Б	В	А	А	В

Савол	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
Чавоб	А	В	Б	Г	В	Б	А	Б	В	Г	А	Б	В	В	В

Савол	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
Чавоб	А	А	Б	В	Г	Г	В	Б	В	А	В	Г	Б	В	Б

Савол	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
Чавоб	В	Г	В	А	В	Г	В	Б	Б	В	Г	Б	А	Б	В

Қосимй Саъдӣ

БАРДОШТҲОИ НАВРӮЗӢ

Наврӯз падидаест, ки ҷаҳони
маъниро дар худ нуҳуфта ва
розҳои фалсафии он ковишу
таҳқиқоти ҷомеъ ва амиқро
тақозо доранд.

Эмомали Рахмон

Наврӯз чӣ рӯзест?

Наврӯз:

- рӯзи нав, ҷадид ва тоза;
- рӯзи нахустини соли нав ва рӯзи охирини соли гузашта;
- рӯзи нави ҳафтаи нави моҳи нави соли нави ҳуршедӣ;
- рӯзи баробарии қисми равшаниву торикии шабонарӯзии баҳорӣ, яъне баробарии шабу рӯз (рӯзи эътидоли баҳорӣ);
- рӯзи расидани Офтоб ба нуқтаи аввали моҳи Ҳамал (оғози ворид гардиданӣ Офтоб ба бурҷи Барра);
- рӯзи нахустини Ҳамал ва ҳама чиз дар амал;
- рӯзи нахустини Фарвардинмоҳ;
- рӯзи Ҳурмуздрӯз;
- рӯзи бино кардани таҳти Ҷамшед ва бар таҳт нишастанӣ ё;
- рӯзи оғариниши Одам (хилқати Одам (Каюмарс));
- рӯзи оғариниши олам;
- рӯзи оғариниши нур;
- рӯзи додгарӣ ва адолат;
- рӯзи вусъат ёфтани Замин;
- рӯзи фурӯд омадани фариштаҳо;
- рӯзи аз нав таваллуд шудани тамоми мавҷудот;
- рӯзи ибтидои навгонию навовариҳо;

- рӯзи поку беолоишу покиза гардидани одамон ва чисму рӯҳи онҳо аз нуксу гуноҳҳо;
- рӯзи кумаки ниёзмандон ва нодорон;
- рӯзи хайру саховат;
- рӯзи дуркунандай кинаҳо аз синаҳо;
- рӯзи аёдати беморон;
- рӯзи рафтани ҷавонону духтарон ба хонаи наварӯсон;
- рӯзи аз ҷониби қӯдакон ташкил намудани бозиҳои гуногун;
- рӯзи пухтани ҳӯришҳо ва таомҳои наврӯзӣ аз ҷониби қадбонуҳо;
- рӯзи ба сайру саёҳат баромадани мардум ба боғ, майдон ва талу теппаҳо;
- рӯзи аз ҷониби мардум ташкил ва гузаронидани навъҳои варзиши;
- рӯзи пухтан ва тақсими суманак;
- рӯзи ба яқдигар пошидани об ва ҷашонидани ширини;
- рӯзи пӯшидани либосҳои нав;
- рӯзи пешкаши ҳадя, баҳшидани инъом ва ифодаи орзу омол ва умедҳои нек;
- рӯзи лутфу меҳрубониҳо;
- рӯзи ба ҳам наздик шудан ва падид овардани меҳру муҳаббат миёни мардумон;
- рӯзи пошидани донаҳои умед;
- рӯзи сафедиҳо;
- рӯзи шодию шодмонӣ, сурурӯи суруд, озодӣ (истироҳатӣ)-ю ободӣ ва гуворосози зиндагӣ;
- рӯзи саодат ва баракат;
- рӯзи муждаи тоза ва нав;
- рӯзи хушбахтиву хушнудӣ ва барору комёбиҳо;
- рӯзи шарифу бузург ва пуршукӯҳу пуртarovat;
- рӯзи бозори гулӯи насрин;
- рӯзи сабзу гулгунпӯш шудани олам;
- рӯзи маству мадхуш шудани булбул;

- рӯзи баромадани лолаи хушранг;
- рӯзи баромадани булбул ба тамошои дафу чанг.

Наврӯз чӣ ҷашнест?

Наврӯз:

- ҷашни ҷашњо;
- ҷашни кӯҳану бостонӣ ва бузургу фаррухи ориёихо;
- ҷашни оғози соли ҳуршедӣ ва оғози соли иқтисодию молӣ;
- ҷашни фархундаи фарвардин;
- ҷашни бедории табиат ва зебои ниёгон;
- ҷашни корҳои қишоварзию дехқонӣ ва шугли инсон бо замин;
- ҷашни пуршукӯҳ ва зебо;
- ҷашни паёмовари ваҳдату муҳаббат, покиу садоқат, зебоию нафосат ва бедорию заҳмат;
- ҷашни баёнгари бузургӣ, шукӯху салтанат ва ифтихори аҷодии ориёихо;
- ҷашни инсонпарварона ва зебоипарастӣ;
- ҷашни пурравнақ ва шодиафзо;
- ҷашни рангорангии табиат ва ҷамъият;
- ҷашни дехқонон ва рамадорон;
- ҷашни беиртибот ба дине, мазҳабе, мафкурае ва ё ҷизеву шахсе;
- ҷашни худшиносиву ваҳдатофар;
- ҷашни саршор аз шарофату шафоат ва файзу баракат;
- ҷашни эҳдокунандай фараҳу шодмонӣ ба дил ва лабрезкунандай сиришти инсонҳо аз лутфу марҳамат;
- ҷашни арзишмандтарини башарӣ;
- ҷашни ҷаҳонӣ, умумимилӣ ва умумибашарӣ (ё байналмилалӣ);
- ҷашне, ки дар он найшакар пайдо шудааст;
- ҷашне, ки асосан шаш рӯз идома мейфт;
- ҷашне, ки ба номаш савганд ёд мекарданд;

Наврӯз чист?

Наврӯз:

- давраи нави гардиши Офтоб дар хатсайри бурҷҳои осмонӣ;
- баробаршавии шабу рӯз;
- ибтидои фасли баҳор;
- оғози давраи нави зиндагӣ;
- оғози Соли нави аҷдодӣ ва ибтидои тақвими нави аҷдодӣ;
- пайвандгари таърихи кухани аҷдодон;
- пайвандгари аслҳо ва наслҳо, ҳалқҳо ва фарҳангҳо;
- пайвандгари дӯстиву баробарӣ, нерубахши сулҳу оштӣ, зудояндаи занги кинаҳою озурдагихо;
- пулест, пайвандгари гузашта, ҳозира ва оянда;
- пирӯзии нур бар зулмот, гармӣ бар сардӣ, ҷавонӣ бар пири, ҳубӣ бар бадӣ, назофат бар қасофат, адолат бар ҷаҳолат, зебоӣ бар зиштӣ, ободонӣ бар ноободӣ;
- рамзи эҳё ва бедории табиат, ҷавонии оламу одам;
- рамзи ҳувияти миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ;
- рамзи файзу баракат ва шодию саҳоват;
- оварандай пайғоми ишқу муҳаббат аз қӯҳу даман ва дашту чаман;
- пайдомовари нав шудани рӯзу ҳафтаю моҳу соли нав;
- анъанаи дерини мардуми ориёй;
- ойини дурахшон;
- ойини меҳру баҳшоиш;
- интиҳои фасли зимистон ва ибтидои фасли баҳор;
- оинаест, ки дар он мо ҳудро мебинем ва мешиносем;
- падидай нодири ҷаҳонӣ;
- маҷмӯае аз падидоҳои фарҳангӣ;
- айёми муборак;
- фасли рӯйиши гулҳо ва сабзиши сабзаҳо;
- омад-омади баҳори нозанин ва иди такопӯйи замин;
- эъҷози зебоиҳои табиат ва зиндагӣ;
- ёдгори бебаҳои ниёгони мо;
- атои ҳудовандист барои аҳли башар;

- такондиҳандаи андешаи ваҳдати оламу одам, шиносой бо таърихи пурғановати миллӣ ва омили тақвияти ифтихороти миллӣ;
- ифодакунандай завқу сурати мардуми ориёй, нишондиҳандаи хусусияти инсондӯстонаи ин мардум ва ҳалқаи ногусастани таърихи гузашта, имрӯза ва ояндаи ҳалқи мо;
- таблиғгари некию накукорӣ, покио озодагӣ, тарабу шодӣ, озодагию бунёдкорӣ, ҳамраъӣ ва ҳамдилӣ;
- баёнгари зиндагии навин, эҳёи табиат, ифодагари паёми сурровер аз рӯҳи тоза, нафаси гарми табиат, эҳёи эҳсоси ишқу муҳаббат ба зиндагии тоза
- воситаи асосии ба майдон гузоштани беҳтарин анъанаи миллӣ, намунаи аз нав эҳё кардани дастовардҳои пешинзамон ва худшиносиву худогоҳии миллӣ;
- арзандатарин ва гаронбаҳотарин мероси ниёгони мо;
- шукуҳмандтарин ойини ориёй;
- машҳуртарин, бузургтарин ва овозадортарин иди ориёиҳо;
- устувортарин ва зеботарин суннатҳо;
- маҳбуфттарин ва маъруфттарин иди миллӣ;
- зеботарин, волотарин, гаронбаҳотарин, муқаддастарин ва бузургтарин шиносномаи инъикоскунандаи садои қалби ҳар як тоҷик ва тоҷикистонӣ.

ЧАКОМАҲОИ НАВРӮЗӢ

Наврӯз бо ҳама сифатҳои
некбинонааш ба хонадони
мардум ва ба ҳар як фард
паёми хуррамию шодмонӣ
ва хушбаҳтию хонаободӣ
меорад.

Эмомалӣ Раҳмон

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Омад баҳори хуррам, бо рангу рӯи тийб,
Бо сад ҳазор накҳадту ороиши ачиб.
Шояд, ки марди пир бад-ин гаҳ шавад ҷавон,
Гетӣ ба дил ёфт шабоб аз пайи машиб.
Чархи бузургвор яке лашкаре бикард,
Лашкараш абри тирраву боди сабо нақиб.
Наффот барқи равшану тундараш таблзан,
Дидам ҳазор ҳайлу надидам чунин муҳиб.
Он абр бин, ки гирияд чун марди сӯгвор,
В-он раъд бин, ки нолад чун ошиқи каиб.
Хуршедро зи абр дихад рӯй ғоҳ-ғоҳ,
Чун он ҳисорие, ки гузар дорад аз рақиб.
Якчанд рӯзгор ҷаҳон дарманд буд,
Беҳ шуд, ки ёфт бӯй борид нав ба нав,
В-аз барф баркашид яке ҳуллаи қасиб.
Кунче, ки барф пеш ҳамедошт, гул гирифт,
Ҳар чӯяке, ки хушк ҳаме буд, шуд ратиб.
Тундар миёни дашт ҳаме бод бардамад,
Барқ аз миёни абр ҳаме баркашад қазиб.
Лола миёни кишт биханданд ҳаме зи дур,
Чун панҷаи арӯс ба ҳино шуда ҳазиб.
Булбул ҳаме бихонад дар шохсори бед,
Сор аз дарахти сарв мар ўро шуда муҷиб.
Сулсул ба сарвбун-бар бо нағмаи кӯҳан,
Булбул ба шоҳи гул-бар ба лаҳнаки ғарӣ.

Абулқосими Фирдавсӣ

Чаҳон анҷуман шуд бари таҳти ўй,
Шигифтӣ фурӯ монда аз баҳти ўй.
Ба Ҷамшед-бар гавҳар афшонданд,
Мар он рӯзро рӯзи нав хонданд.
Сари соли нав Ҳурмузи фарвадин,
Баросуда аз ранҷ тан, дил зи кин.
Ба Наврӯзи нав шоҳи гетифурӯз,
Бар он таҳт биншаст фирӯзрӯз.
Бузургон ба шодӣ биёростанд,
Маю руду ромишгарон хостанд.
Чунин ҷашни фарруҳ аз он рӯзгор,
Бимонда аз он хусравон ёдгор.

Үнсурӣ Балхӣ

Боди наврӯзӣ ҳаме дар бӯстон будтар шавад,
То зи сунъаш ҳар дарахте луъбати дигар шавад.
Боғ ҳамчун кулбаи бazzоз пурдебо шавад,
Бод ҳамчун таблаи аттор пуранбар шавад.
Савсанаш сими сапед аз боғ бардорад ҳаме,
Боз ҳамчун орази хубон замин ахзар шавад.
Рӯйбанди ҳар замине ҳуллаи чинӣ шавад,
Гӯшвори ҳар дарахте риштаи гавҳар шавад.
Чун ҳичобибуънатон ҳуршедро бинӣ зи ноз,
Гаҳ бурун ояд зи меғу гаҳба мегандар шавад.
Дафтари Наврӯз бандад бӯстонкирдор шаб,
То қавокиб нуқтаи авроқи он дафтар шавад.
Афсари симин фурӯ гардад зи сар қӯҳи баланд,
Боз миночашму деборӯю мушкинсар шавад.

Асириддини Аҳсикатӣ

Ҷашни фарҳундаи Нарӯзи ҷаҳонафрӯз аст,
Ҳар диле бар сипаҳи нури тараб пириӯз аст.
Офтоб ар ба Ҳамал омаду бифрӯҳт ҷаҳон,
Офтобе, ки ба ҷомест, ҷаҳонафрӯз аст.
Бо камони фалаки фитна машав рост чу зех,

З-он кучо новакаш аз марди хирад кинатұз аст.
Дашт пурбоз, чиң ҳанғоми күшоди бояш аст,
Беша пуршер, чиң айёми шикори юз аст.
Ҳар хусоме, ки чаҳон об дихад, чоншикан аст,
Ҳар сокине, ки фалак тез кунад, дилсұз аст.
Сокиё, олами хоки гузарон аст чу бод,
Дардех обе, ки дар үшінша андұхсұз аст.

Умари Хайём

Бар чехраи гул насими Наврұз хуш аст,
Дар саҳни чаман рүй дилафрұз хуш аст.
Аз дай, ки гузашт, ҳар чиң гүй, хуш нест,
Хуш бошу зи дің магүй, ки имрұз хуш аст.

Чун абр ба Наврұз рухи лола бишуст,
Бархезу ба қоми бода кун азми дуруст.
К-ин сабза, ки имрұз тамошогаҳи туст,
Фардо ҳама аз хоки бу бархоҳад руст.

Шамси Табрезӣ

Имрұз ҷамоли ту бар дидә муборак бод!
Бар мо ҳаваси тоза печида муборак бод!
Гулҳо чун миён бандад, бар ҷумла ҷаҳон ҳандад,
Эй пургулу сад чун гул, ҳандида муборак бод!
Хубон чу рухат дидә, афтодаву лағзида,
Дил бар дари ин хона лағзида муборак бод!
Наврӯзи рухат дидам, хуш ашқ биборидам,
Наврӯзу чунин борон борида муборак бод!

Анварӣ

Хусраво, рӯзат ҳама Наврӯз бод!
В-аз тараб шабҳои умрат рӯз бод!
Афсари пирӯзшоҳӣ бар сарат,
Офтобу османафрӯз бод!

Чун фазои гунбади фирӯзгун
Ҳамматат бар корҳо пирӯз бод!
Пеши қадрат пушту рӯйи офтоб
Ҳамчу ашколи ҳилолӣ куж бод!
Шери гардун пеши шери раият,
Саҳра чун оҳуи дастомӯз бод!

Қатрон

Хайли сармо рафту хайли навбаҳорон омадаст,
Кумрии ноланда бар шоҳи чанорон омадаст.
Рӯзгори ошиқону бодаҳорон омадаст,
Абри нолонгашта ҳамчу сугворон омадаст.
Гавҳар аз дарё ҳама бар мевадорон омадаст,
Абр бар саҳрову бӯстон жолаборон омадаст.
Бод бар ҳар сӯе равон чун бекаророн омадаст,
То бунафшазулғу лола рухнигорон омадаст.
То нуҳуфта лола гирди чуйборон омадаст,
Гӯйй аз ёқут гирди ҷӯй борон омадаст.
Ошиқӣ кардан кунуну бода ҳӯрдан хуш бувад,
Хоса он касро, ки соқи луъбати дилкаш бувад.

Маъсуди Саъди Салмон

Наврӯз ҷавон кард бадал пиру ҷавонро,
Айёми ҷавонист заминрову замонро.
Ҳар сол дар ин фасл барорад фалаки пир,
Чун табъи ҷавонони ҷаҳондӯст ҷаҳонро.
Бигрифт шукуфа ба ҷаман бар гузари боғ,
Ҷунон ки ситора гузари Каҳқашонро.
Он ғунчай гул бин, ки ҳаменозад бар бод,
Аз ҳандаи дуздида фурӯ баста даҳонро.

Салмони Совачӣ

Ҷаман аз булбулу гулбарг навое дорад,
Оlam аз талъати Наврӯз сафое дорад.
Маҷлиси айш биорой, ки ризвони биҳишт,
Дидаҳо бар сари раҳ, гӯш садое дорад.

Бар сари пардаи гул пардасаро шуд булбул,
Ростй гул ба наво пардасарой дорад.
Чун гули орази гулбюи ту аз сунбули тар,
Бог бар ҳар тарафе голиясой дорад.
Варақи сурати наққош фурӯшӣ, ки кунун
Шоҳ бар ҳар вараке чехракушоӣ дорад.
Сарв бар домани ҷӯ по кашидаст дароз,
Ростй, хурраму ороста ҷое дорад.
Хок зангор бароварду хушо зангоре,
Ки аз ӯ оинаи дида ҷилое дорад.
Абри Наврӯз ҳама рӯз чу ман менолад,
Ҳеч шак нест, ки ӯ низ ҳавоӣ дорад.... .

Ҳофизи Шерозӣ

Зи кӯи ёр меояд насими боди наврӯзӣ,
Аз ин бод ар мадад ҳоҳӣ, ҷароғи дил ба рафрӯзӣ.
Чу гул гар ҳурдае дорӣ, ҳудоро, сарфи ишрат кун,
Ки Қорунро ғалатҳо дод савдои зарандӯзӣ.
Зи ҷоми гул дигар булбул ҷунон масти майи лаъл аст,
Ки зад бар ҷарҳи фирӯза сафири баҳти фирӯзӣ.
Ба саҳро рав, ки аз доман губори гам ба рафшонӣ,
Ба гулзор о, ки аз булбул газал гуфтан биомӯзӣ.
Суҳан дар парда мегӯям, ки гул аз ғунча берун ой,
Ки беш аз панҷ рӯзе нест ҳукми мири наврӯзӣ.
Надонам, навҳай қумрӣ ба тарфи ҷӯйборон чист?
Магар ӯ низ ҳамчун ман ғаме дорад шабонрӯзӣ?
Майе дорам чу ҷон соғиву сӯғӣ мекунад айбаш,
Худоё, ҳеч оқилро мабодо баҳти бадрӯзӣ!
На Ҳофиз мекунад танҳо дуъои ҳоча Тӯроншоҳ,
Зи мадҳи осафӣ ҳоҳад ҷаҳон идиву наврӯзӣ.

Қалими Кошонӣ

Боди наврӯзӣ ба бӯстон муждаҳо овардааст,
Булбулонро мояи баргу наво овардааст.
Гул чиҳо бор ҳоҳад дошт, к-аз файзи баҳор
Ҳар кучо ҳорест як гулшан сафо овардаат.

Хар чӣ меорад баҳор аз дигарӣ зеботар аст,
Рӯнамое аз барои рӯнамо овардааст.
Хар матоеро харидорест дар бозори ишқ,
Гул ҳама барг аз сафар, булбул наво овардааст.
То шавад наззорагӣ begonaи ҳушу хирад,
Дидаи нарғис нигоҳи ошно овардааст.
Наварӯси лоларо вақти ҳинобандон расид,
Дар миён, гул хурдаи худро ба ҷо овардааст.
Хор гашт аз ҷарбнармӣ риштаи гулдастаҳо,
Боғбон ин созгорӣ аз кучо овардааст?
Ёсуман дар маҳшари нашъу намои бӯстон,
Номае чун рӯи арбоби вафо овардааст.

Фаррухии Сиистонӣ

Навбаҳор омаду бишкуфт ба як бор ҷаҳон,
Бар сар афкан замин, ҳарҷӣ гуҳар дошт ниҳон.
То зи хоби ҳуш бикшод гули сури ҷашм,
Лолаи сурх бибандад ҳаме аз ҳанда даҳон.
Парниёнҳову паранд аст қашида ҳама боғ,
Ошиқон гоҳ бар ин соя давон, гаҳ бар он.
Андар он ҳафта, ки бигзашт, ҷаҳон пир намуд.
В-андар ин ҳафта ҷавон аст қарон то ба қарон.

Сайидои Насафӣ

Фасли Наврӯз аст, меояд ҳавои тозае,
Булбулу гулро шуда баргу навои тозае.
Бар сари афтодагон афтода савдои либос,
Сарв меҳоҳад дар ин мавсим қабои тозае.
Фалқаи тасбехи худ карданҷ ҳакғӯён ҷадид,
Фохта афканда дар гардан ридои тозае.
Дода ҳуршеди фалак табдил ҷои хешро,
То шавад оинарӯёнро сафои тозае.
Метавон донист ҳамчун шишаи май, Сайидо,
Дар дили ҳар қас, ки бошад муддаои тозае.

Хочиң Ҳатлонӣ

Эй баҳорон, аз сари нав тоза кун унвони гул,
То ниҳам як дам сар андар бистари алвони гул.
Худ муруват посдори ҷавҳари некон бувад
Варна кас асло наҳоҳад дар талаф тавони гул.
Ин қадар шуҳратбаландиҳо кай овардӣ ба бор?
Гар баҳоронро набудӣ ҷеҳраи ҳандони гул,
Бас ки дорад ин чаман аз лоларӯён зери гул.
Медарад ҷоки гиребон ғунча то домони гул
Созгори даври олам нест фикри дилхушӣ,
Фаҳм бояд ин сабақ аз сафҳаи ҳайрони гул.
Ҳочӣ, сози навбаҳорон сар ба сар ибратнавост,
Нолаи булбул бувад аз ранги бесомони гул.

Абулқосим Лоҳутӣ

Наврӯзи Аҷам омаду ҳангоми баҳор аст,
Имрӯз ба мачлис маю маъшук ба кор аст.
Ман бе маю маъшук ҷаҳон ҳеч наҳоҳам,
Маро ба ҷаҳон бе маю маъшук чӣ кор аст?
Гар шуд дилам оинаи тавҳид, аҷаб нест,
Ин рутбатам аз марҳамати ойинадор аст.
Эй аҳли сафо, нақди равон пешкаш орад,
Ид асту ба хоки дари ўвақти нисор аст...
Дар кӯйи муҳаббат ба раҳи ишқи ту, эй дӯст,
Хуррамдил аз онам, ки маро ҷеҳра ниғор аст...
Дар боғи синаи ту аз он баркашам оҳанг,
Кин намаи ишқ аст, на гулбонги ҳазор аст.
Наврӯзи баҳори ту муборак шавад аз Ҳақ,
Хуш бош, ки ҳар рӯзи ту Наврӯзу баҳор аст.
Лоҳутии шайдо, ки чунин хуб ғазал гуфт,
Дар боғи санои ту беҳ аз сулсулаи сор аст.

Лоиқ Шералий

Эй ғунчай ҳандида, Наврӯз муборак бод!
Эй ҷашмаи ҷӯшида, Наврӯз муборак бод!
Эй камдили тарсида, аз ишқ фурӯ бигзор
Эй ошиқи шӯрида, Наврӯз муборак бод!

Эй шохай хушкида, имсол ту нашкуфта,
Эй пунбаи болида, Наврӯз муборак бод!
Эй ёри аламдида, имсол кучо рафтӣ?
Эй ёри писандида, Наврӯз муборак бод!
Эй ҳусни барозида, Наврӯз муборак бод!
Эй чону дилу дида, Наврӯз муборак бод!

Дар гирди хони Наврӯз хешу табору ёрон,
Дуранд ё ки наздик, бояст чамъ оянд.
Бошад, ки сер бинанд соли дароз ҳамаро,
Бо ҳамдигар бисозанд, бо ҳамдигар бипоянд.
Дар рӯи хони Наврӯз бояд, ки боз бошад,
Ҳам шохай гули тар, ҳам неши сабзи гандум.
Бошад, ки баҳти одам бошад чун гул шукуфон,
Бошад, ки сер бошанд аз нон тамоми мардум.
Дар рӯи хони Наврӯз рамзи баҳори дунё,
Ё ҳафтсин бибояд ё ҳафт навдаи он.
То боги ҳафт иқлим рӯи ҳазон набинад,
То боги умр бошад то ҷовидон гулафшон.

Бозор Собир

Ачамро чамъ Наврӯзи Ачам кард,
Чу анҷуман дар таҳти Ҷам кард.
Ачам ҷумъу Ачам ҷумъу Ачам ҷумъ,
Ба даври гурхани Наврӯзии Ҷам.
Табори Ориё дар ҷашни Наврӯз,
Баробар мешавад ҳамчун шабу рӯз.
Чи аз Боми Ҷаҳон – аз таҳти ҳуршед,
Чи аз таҳти Ачам – аз таҳти Ҷамшед.
Ачам – маъвои Рустам, шаҳри Зардушт,
Дирафши сабзу сурхӣ Кова дар мушт.
Ба шабҳои шабеҳун Моҳи Нахшаб,
Ки меомад бурун аз ҷоҳи Нахшаб.
Ачам шеъру Ачам шеъру Ачам шеър,

Ачамро шеър маҳкам карда кафшер.
Аз аҳди Рӯдакӣ то аҳди Йқбол,
Ба шеъри шоиронаш шеъркафшер.
Ду гӯшу хӯши мо бар ҳар даре ҷалб,
Пиндори забони модари ҷалб.
Мабодо зарби “оҳанги Ачам” кам,
Ки ў миқдори маро мезанад зарб.

Гулназар

Дил канори мо намегунҷад,
Лола дар сахро намегунҷад,
Мавчи пурҷӯши раҳогашта,
Дар дили дарё намегунҷад.

Иди Наврӯи ҷаҳонафрӯз,
Мекунад сайри ҷаҳон имрӯз.

Сабзаи дашту даман, бархез,
Нағмаи боғу чаман бархез.
Эй суруди ваҳдату шавкат,
Аз дили пиру ҷавон бархез.

Иди Наврӯи ҷаҳонафрӯз,
Мекунад сайри ҷаҳон имрӯз.

Эй ҷавонӣ, навҷавонӣ кун,
Ту уқобӣ, парфишонӣ кун,
Зиндагӣ, эй зиндагии сабз,
Зинда бошу зиндагонӣ кун.

Иди Наврӯи ҷаҳонафрӯз,
Мекунад сайри ҷаҳон имрӯз.

Муҳаммад Ғоиб

Базми гул дар чамани Наврӯз аст,
Савти ғулғулфикани Наврӯз аст,
То ба гардун сухани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

Бўйи Наврӯз расад аз ҳама дар,
Рӯзи Наврӯз расад аз ҳама дар,
Ҳама дар пераҳани Наврӯз аст,
Тоҷикистон Ватани Наврӯз аст.

Ном Наврӯзу наасаб Наврӯз аст,
Исми ҳар бахтталаб Наврӯз аст.
Фасли армоншикани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

Сабзгун пуштаву сахрои Ватан,
Сабзпӯш аст ҳама ҷои Ватан,
Сабз ҷон дар бадани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

Ба муродаш ҳама дилдода расад,
Ба ҳама бахти худодода расад,
Ҳама дар анҷумани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

Базми гул дар чамани Наврӯз аст,
Ҳама дар пераҳани Наврӯз аст,
Ҳар кучо анҷумани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

Мирзо Файзали

Бо пайки насими атргардон,
Бо муждаи гунчаҳои хандон,
Бо чаҳ-чаҳи мурғакони хушхон,
Эй аҳли нишаста рӯ ба майдон,
Наврӯзи хучастапай муборак!

Аз ҳусни баҳори оламафрӯз,
Ҳар чехра чу гул шукуфта имрӯз.
Шуд даври фараҳфизои ғамсӯз,
Эй ҳамватанони шоду фирӯз,
Наврӯзи хучастапай муборак!

Гулгунча ба bog сар касида,
Себарга канори чӯ дамида,
Айёми нишот даррасида,
Эй модари ҳамчу нури дида,
Наврӯзи хучастапай муборак!

Офтоб бигзор бошад чилвагар,
Осон ҳам софу дунё бехатар.
Ёру дўстон одамони мұтабар
Зинда бошем то ба Наврӯзи дигар!

Сафар Аюбзодаи Махзун

Мах гуфт ба маҳвора:
«Наврӯз ҷаҳонӣ шуд!»
Эй мардуми сайёра,
Наврӯз ҷаҳонӣ шуд!

Эй ҳалқи Аҷам дигар,
Растӣ зи алам дигар,
Бархез зи ғам дигар,
Наврӯз ҷаҳонӣ шуд!

Сабзид ҷаҳони дил,
Гул кард ҳазони дил,
Эй ёри ҷавони дил,
Наврӯз ҷаҳонӣ шуд!

Эй қудсии рӯҳонӣ,
Бар мужда ба Сомонӣ.
Аз дудаи Раҳмонӣ
Наврӯз ҷаҳонӣ шуд!

Эй машъали зардуштий,
Бо оташи аргуштий
Бадҳоҳи маро қуштий,
Наврӯз ҷаҳонӣ шуд!

Чун шамсу маҳи гардун,
Равшан бишавад Рогун,
Дилшод шавад Махзун,
Наврӯз ҷаҳонӣ шуд!

Гурез Сафар

Бар мардуми фарзона Наврӯз муборак бод!
Бо шеваи меҳрони Наврӯз муборак бод!
Шуд гарм замини сард, гардид фано ҳар дард,
Сабзид чу ҳар дона, Наврӯз муборак бод!
Имрӯз чу мечунбед бо панҷаи нури шед,
Мӯяш бизанад шона, Наврӯз муборак бод!
Бигзашта ба худ бигзор, оянда ба ёдат н-ор,
Берун бишав аз хона, Наврӯз муборак бод!
Эй дӯст биё ҳезем, бар яқдигар оmezem,
«Ман маству ту девона», Наврӯз муборак бод!

Рустами Вахҳоб

Наврӯз рӯзи хилқати Инсон аст,
Рӯзи кушудани дари қайҳон аст.
Рӯзи шукуфтанаи гули Хуршед аст,
Рӯзи таваллуди моҳи Обон аст.
Наврӯз рӯзи тантанаи умmed,
Наврӯз рӯзи рӯйиши имон аст.
Рӯзи фуруд омадани фарвар,
Рӯзи фароз омадани Ҷон аст.
Наврӯз рӯзи омадани мисоқ аст,
Ёдовари нахустин паймон аст.
Наврӯз рӯзи шустани лавҳи дил,
Аз нақшҳои ботили шайтон аст.
Донӣ, ҷаро ба сурфаи наврӯзӣ,
Оина дар баробари Қуръон аст?
То ки ба рӯйи хеш назар созӣ,
Рӯйи ту низ Мусҳафи Яздон аст.
Рӯзи фурӯғи ҷомии ҷаҳонбин аст,
Пайдоии нигини Сулаймон аст.

Шерозбанди маърифати Тўрон,
Оинаи тамаддуни Эрон аст.
Наврӯз рӯзи бастани Захҳок аст,
Рӯзи фирори галлаи девон аст.
Рӯзе, ки бод роиҳаи минуст,
Ҳар шоҳа хушку тар ҳама райҳон аст.
Рӯзе, ки бо сухан натавон нозид,
Рӯзе, ки обу хок ғазалхон аст.
Рӯзе, ки баршумурдани авродаш,
Дилсӯзтар зй чомаи Ҳассон аст.
Гар кор бандӣ, ин ҳама тадбир аст,
В-ар ноз чўйи, он ҳама афсонаст.
Наврӯз рӯзи адлу саҳову чуд,
Наврӯз ҳамсиришти мусулмон аст.
Ҳар чиз ки Худо написандад нест,
Маҷмӯаи худойписандон аст.
Наврӯз рамзи давлати Сомонист,
Кори ҷаҳон аз он чу сомон аст.
Рӯзе, ки ҳар кӯҳан бишавад тоза,
Дар бостон таровати бустон аст.
Боги Нишоти ҳуррами Кашмир аст,
Ҳар чой, ки шикаста биёбон аст.... .

Абдулқодири Алавӣ

Мужда овард андалеб аз навбаҳор,
Гуфт: бар гул, ки шуда фасли баҳор.
Гом зан оҳиста бар тарфи чаман,
К-ошиқон ороста худ анчуман.
Зуд шав, гул боз кун ғунча даҳан,
Гӯ сало бар Савсану бар Наастаран.
Корвони ишқ чаманзор омада,
Бо дили пуршӯру саршор омада...
Кинаҳоро як тараф бигзоштанд,
Пайки наврӯзӣ ба ҳам бардоштанд.
Чунки Наврӯз аст фасли навбаҳор,
Кош бибинед эй азизон, сад баҳор.

Рӯзи Наврӯз асту олам гульузор,
Бар ҳама рӯзи хушӣ аз Кирдугор!
Мехр варзед, ишқ коред дар замир,
То ҷавон монед, ҳамчун навбахор.

Наврӯз биё, ки мо саногӯи тӯем,
Солест, ки мо мунтазири рӯи тӯем.
Наврӯз! Ба мо муждаи наврӯзӣ дех,
То соли дигар боз дуогӯи тӯем.

Алии Муҳаммадии Ҳурисонӣ

Оғӯш пур аз ёсуман, хуш омадӣ, Наврӯзи ман,
Ороста боғу чаман, хуш омадӣ, Наврӯзи ман.
Муҳри ҷавонӣ мезаний андар замири қалбҳо,
Бо ишваҳо, бе як сухан, хуш омадӣ, Наврӯзи ман.
Имсол аз ҳарсолай зеботару ҷаззобтар,
Гулчеҳраву гулпероҳан, хуш омадӣ, Наврӯзи ман.
Нози туро бардоштан фарз асту суннат баҳри ман,
Нозукадо, нозукбадан, хуш омадӣ, Наврӯзи ман.
Аз остон то осмон гул мекунад олам ҳама,
Васфи ту дар ҳар анҷуман, хуш омадӣ, Наврӯзи ман.

Наврӯзи Гулзода

Наврӯз биё, шавқи ту афзун дорам,
Аз сардии дай ду дида Ҷайхун дорам.
Бо омаданат сабзаи тар аз дили хок
То мебидамад, сина пур аз хун дорам.

Гар дай гузарад, ҷораи Наврӯз кунам,
Чун шамъ зи худсӯзӣ шабаш рӯз кунам.
Бебода зи шавқи қадамаш сархушу маст,
Ман сесаду шасту панҷ Наврӯз кунам.

Наврӯз маоши бешу афзун хоҳам,
Дар хонаи хеш барқи Роғун хоҳам.
Осуда зи сардии зимистон худро
Аз гуссаи рӯзгор берун хоҳам.

Нуралӣ Нурзод

Эй дӯст муборак бод, Наврӯз чаҳонӣ шуд.
Гул бар сариторик бод, Наврӯз чаҳонӣ шуд.
Ҳафт шини шакаромез бар сини сахар оmez,
Ҳафт чин қаторак бод, Наврӯз чаҳонӣ шуд.
Дар гулварақи идӣ бо кӯзай оби ишқ,
Ёсину Табрак бод, Наврӯз чаҳонӣ шуд.
Ҷӯши суманак ҷӯшад, гулчушттаманное,
Ҷӯшидаи борак бод, Наврӯз чаҳонӣ шуд.
Аз чакрачаки борон рӯяд гули наврӯзӣ,
Ҳар чакра чаковак шуд, Наврӯз чаҳонӣ шуд.

Алии Сироҷ

Модарон дигар набинанд рӯйи ғам,
Дилбару дилдодагон бошанд ба ҳам,
Ризқу рӯзӣ бештар шавад, на кам,
Зинда бошем то ба Наврӯзи дигар!

Булбулон дар шохсорон нағмаҳон,
Ҷӯйҳо саршор аз оби равон,
Беди маҷнун бо парешон кокӯлон,
Зинда бошем то ба Наврӯзи дигар!

Назокат Олимзода

Ин иди бостонӣ
Чун муждаи ҷавонӣ,
Бахшида шодмонӣ,
Эй дӯст, муждагонӣ –
Наврӯз шуд чаҳонӣ.

Ин гуларӯси зебо
Имрӯз маҳфилоро,
Тасхир карда дунё,
Эй дӯст, муждагонӣ –
Наврӯз шуд ҷаҳонӣ.

Наврӯзи нозпарвар,
Рӯзу шаби баробар
Шуд ифтихори кишвар.
Эй дӯст, муждагонӣ –
Наврӯз шуд ҷаҳонӣ.

Дилҳои мо мунаввар,
Аз накҳати муаттар,
Аз бӯйи мушку анбар,
Эй дӯст, муждагонӣ –
Наврӯз шуд ҷаҳонӣ.

Мақбули қулли олад,
Машхури рӯйи олам
Шоиставу муаззам,
Эй дӯст, муждагонӣ –
Наврӯз шуд ҷаҳонӣ.

Холӣ зи чурму иллат,
Бо беҳтарин фазилат,
Иди начиби миллат,
Эй дӯст, муждагонӣ –
Наврӯз шуд ҷаҳонӣ.
Бо ҳусни дилбарона,
Бо шӯри ошиқона,
Бо хуштарин тарона,
Эй дӯст, муждагонӣ –
Наврӯз шуд ҷаҳонӣ.

Құрбон Ҳусайні

Дашту сахро гулбасар аз омади Наврұз шуд,
Рұзи нав омад, аз ин рұ номи ү Наврұз шуд.
Наварұсони чаман хезед базми гул расид,
Мавсими бусу канору лаҳзаи пурсұз шуд.
Мезанад бар зулфи гулхө шона боди навбаҳор,
Бұи гулхө бар фазо пурнашъяю пи्रұз шуд.
Мерасад ҳар дам садои андалеб аз шохи гул,
Бар умеди хандаи гул мурӯи дастомұз шуд.
Гаштаам Қурбони зоти поки Яктои Қадим:
Ҳар ки қоил шуд ба сунъаш шамъи базмағрұз шуд.

ОХИРСУХАН

Бузургдошти Наврӯз
бузургдошти таърих
ва тамаддуни башарист.

Эмомали Рахмон

Чунонки дар боло ишора рафт, ҳадафи асосии дастури таълимию методии “Дар шинохти Наврӯз” пеш аз ҳама омӯзиш ва фаҳмиши масоили марбут ба яке аз бузургтарин ҷашинон миллии ҳалқи тоҷик – Наврӯзи ҷаҳонӣ буда, мо – мураттибон кӯшидем, ки то андозае бошад ҳам, роҷеъ ба ин ҷашини кӯхану бостонии аҷдодонамон барои Шуморо – хонандагони азизу гиромӣ маълумоти муҳтасаре арза дошта бошем, то лаҳзае ҳам бошад дар рӯзҳои наврӯзӣ Шуморо дастёр ва роҳбалад бошад. Ҳамвора бо пешниҳоди маълумоти муҳтасари таърихио адабӣ мо бори аввал 210 саволеро, ки асосан тору пуди Наврӯзи ҷаҳониро дарбар мегиранд, ҳамчун тест ҷиҳати муайян намудани донишҳои доштаи хонандай нуктасанҷу нуктадон рӯйи когаз овардем (мақсади асосии мураттибон ҳам аз мураттаб кардани дастури мазкур пешниҳоди ҳамин қисмати мавод аст), зеро омӯҳтан, донистан ва фаҳмидани моҳияти ин ҷашини ҷаҳонӣ ва расму оинҳои он барои мо – давомдиҳандагони анъанаҳои бузурги гузаштагон ҳам фарз асту ҳам суннат:

Бо умеди иди Наврӯзи дигар,
Бо умеди боз як соли самар,
Мо ҳама ҳастем сӯят саҷдагар
Эй Худованди замину осмон,
То ба Наврӯзи дигар моро расон!

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ:

1. Абурайхони Берунӣ. Осор-ул-боқия. – Душанбе: Ирфон, 1990.
2. Айнӣ С. Куллиёт. Ҷилдҳои 6-7. Ёддоштҳо.- Душанбе: НДТ, 1962.
3. Асрорӣ В., Амонов Р. Эҷодиёти даҳанакии ҳалқи тоҷик. – Душанбе: Маориф, 1980.
4. Аҳмадов Р. Наврӯзи оламафрӯз. – Душанбе: Ирфон, 1978.
5. Байзоев А. Сайри ҷаҳонии Наврӯз // Омӯзгор. – 2013. – 22 март.
6. Бозтоби масоили Наврӯз дар адабиёт (Мачмуаи мақолаҳо)/ Мураттибон С. Зиёев ва М. Қенчаев.- Душанбе:Дониш, 2016.
7. Ваҳҳоб Р. Наврӯз ҷашни ҳамсозии ҷон ва ҷаҳон аст // Садои Шарқ. – 2013. – № 3. – с. 3-8.
8. Даствури наврӯзӣ (Даствури методӣ–таълимӣ роҷеъ ба таҷлили ҷашни Наврӯзи Аҷам, нашри дуюм бо тағиироту иловахо) / Мураттибон: С. Қосимӣ, Б. Ҳабибулло. – Душанбе: ДМТ, 2012.
9. Наршахӣ. Таърихи Бухоро. - Душанбе.1979.
10. Дехҳудо А. Наврӯз (Пайдоиш ва тасмияи Наврӯз // Маорифи Тоҷикистон. – 2010. – № 2. – с. 7-12.
11. Масъалаҳои омӯзиш ва таҳқиқи таъриҳ ва фалсафаи Наврӯз/ Иниситути фалсафа, сиёsatшиносӣ ва хуқуқ ба номи А.М.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе: Империал-Групп, 2016.
12. Мирраҳим М. Ҷашни Наврӯз ва ҷаҳоншиносӣ. – Душанбе: Ирфон, 1992.
13. Муллоев А. Наврӯз – ҷашни кӯҳану ҷовидон // Масъалаҳои маориф. – 2011. – № 2. – март–апрел.
14. Муртазоев Б. Наврӯз ҷашни ваҳдат аст // Садои Шарқ. – 2013. – № 3. – с. 59-61.
15. Наврӯз (Китобнома) / Мураттиб Ш. Комилзода. – Душанбе, 2012. – 330 с.

16. Наврӯз дар ҷаҳон / Ройзани фарҳанги Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон. – Душанбе, 2004.
17. Наврӯз: дирӯз, имрӯз ва фардо. Маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе: Доғиш, 2013.
18. Қ. Сатторӣ ва Ҳ. Муҳаммадӣ. Наврӯзи ҷаҳонӣ. - Душанбе: Арҷанг, 2017.
19. Наврӯз пайвандгари дилҳост (Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон андар ситоиши Наврӯзи оламафрӯз) // Маорифи Тоҷикистон. – 2013. - № 1. – с. 4-6.
20. Наврӯзи Аҷам / Мураттибон: Ҷ. Саидзода ва Ҳокими А. – Душанбе: Меҳвар - Р, 2012.
21. Пайки Наврӯз (Гулчини мақолот ва ашъори наврӯзӣ)/ Мураттибон Б. Мирзоев ва М. Юсуфӣ. Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон.– Душанбе, 2012.
22. Раҳимов Д. Фолклори тоҷик. - Душанбе, 2009.
23. Раҳимов Д. Нигоҳе ба ҷашиҳои миллӣ ва ойинҳои суннатии тоҷикон. – Душанбе: Истебдод, 2011.
24. Раҳимов Д. Ҷойгоҳи рамзҳо дар Наврӯзи Тоҷикистон // Маорифи Тоҷикистон. – 2013. – № 1. – с. 20-22.
25. Раҳмонӣ Р. Эҷодиёти гуфтории мардуми тоҷик. – Душанбе, 2008.
26. Самад А. Ҷаҳни умеду орзухо // Садои Шарқ. – 2013.-№3.- С. 55-57.
27. Салимов Н., Нуров Н. Муруре андар сарнавишти Наврӯзи тоҷикон // Масъалаҳои маориф. – 2012. – № 1. – с. 23.
28. Суннатҳои фарҳанги Наврӯз ва замони мусир. - Душанбе: Доғиш, 2016.
29. Ҳазратқулов М. Наврӯзи оламафрӯз ва дигар идҳои суннатии сол. – Душанбе: Эр-граф, 2012.
30. Ҷаҳни муқаддасу зиндагисоз (Барҷидаи суханрониҳои Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон оид

ба Наврӯзи дилафрӯз) // Масъалаҳои маориф. – 2011. – № 2. – с.5-11.

31. Шаъбонӣ Р. Одоб ва русуми Наврӯз / Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ тоҷикии Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон. – Душанбе: Пайванд, 2011.

32. Шиорҳо аз Паём ва суханрониҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар боби Наврӯз. – Душанбе, 2017.

33. Шеърдӯст А. Наврӯз ва сарчашмаҳои оғариниши, таҷдиди хаёт дар адёну асотир. – Техрон, 1371.

Мундарича

1. Сарсухан	3
2. Наврӯз – ҷашни ҷашнҳо	9
3. Гулчини иқтибосҳои наврӯзӣ.....	16
4. Тестҳои наврӯзӣ	21
5. Ҷавобҳои тестҳои наврӯзӣ	50
6. Бардоштҳои наврӯзӣ.....	52
7. Чакомаҳои наврӯзӣ	57
8. Охирсухан	74
9. Фехристи адабиёт	75

Барои қайдҳо

ДАР ШИНОХТИ НАВРҰЗ

Мураттиб:

Қосимӣ Саъдӣ

Мұхаррір:

Мирзошо Сирочев

Саҳифабанд:

Улугбек Очилов

Ба матбаа 15.02.2018 супорида шуд.

Ба чопаш 06.03.2018 имзо шуд.

Андозаи 60x84 1/16 Төъдод 200 нусха.

Дар Маркази тахия, нашр
ва муомилоти китобҳои дарсӣ,
иљмию методии Вазорати маориф ва иљми
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст.